

398

7

44825

209

баёзи  
ҳикмати  
халқ

# **БАЁЗИ ҲИКМАТИ ҲАЛҚ**

**(Зарбулмасал ва мақолҳо)**

**ДУШАНБЕ  
«АДИБ»  
2004**

ББК 82.3 ТОҶИКӢ МИЛДӢ ТОҶИКӢСТОН  
Б-17

П  
44875 398.

ИН КИТОБ БО ДАСТГИРИИ  
ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКӢСТОН  
МӮХТАРАМ ЭМОМАЛИ ШАРИФОВИЧ  
РАҲМОНОВ БА ТАБЪ РАСИДААСТ.

Мураттибон: *Б. ТИЛАВЗОД* ва  
*Ф. МУРОДОВ*

Муҳаррири масъул ва баргардонанди матн  
*С. ФАТҲУЛЛОЕВ*

Муҳаррир *Саидали Маъмур*

Б 17 Баёзи ҳикмати халқ. (Зарбулмасал ва мақолҳо). Тарт. Б. Тилавзод ва Ф. Муродов.  
— Душанбе, «Адиб», 2004. 144 сах.

«Баёзи ҳикмати халқ» гулчини зарбулмасалу мақолҳои тоҷикиро дар бар гирифтааст. Китоб ба ҳуруфоти кирилик ва арабиасос нашр шуда ба кулли форсизабонон пешинҳод мегардад.

Б 4702540105-23 —2004  
М 503

ББК 823 Тоҷик.

© Мураттибон Б. ТИЛАВЗОД,  
Ф. МУРОДОВ, 2004.



000843248

Китобхонаи милдии Тоҷикистон

Сухандонон сухан дүшиза гүфтанд,  
Сухан бигзор, марворид сүфәнд.

Низомӣ

## ДЕБОЧА

Зарбулмасалу мақол жанри махсуси фолклор буда, дар заминайи тараққиёти баланди тафаккури бадеъӣ ташаккул ёфта, дар асрҳои миёнаю даврони мо равнаку ривоҷи тоза дорад.

Зарбулмасал сухани мӯҷаз, хикматнок, барҷаста, образнок, вирди забон гардида, сӯфтаю реҳта, соддаю кӯтоҳу муҳтасар ва аҷойибу зеҳнишини асту чун саршир — қаймоқи гап фикрро тақвияту қаломи моро зебу оро медиҳад.

«Зарбулмасалу мақол тамоми таҷрибайи ҳаёти иҷтимоёни таърихийи ҳалқи меҳнаткашро чун намунайи ибрат инъикос менамояд». (Гор'кий М. О литературе. М. 1953, с. 329).

Зарбулмасалу мақол ба панду хикмат, андарз, афоризм қаробат дорад. Зарбулмасал ҳам монанди ии навъҳои санъати сухан, фикри том, хулосаю муҳокимайи мантиқан қавию моҳиятан жарфу амикро, ки аксаран тобиши фалсафӣ доранд, дар бар мегирад. Ҳалқои Шарқи қадим, аз Ҷумла тоҷикону форсҳо, яхудию арманҳо, мисриёну бобулнён, туркон, ҳиндӯҳо, арабҳо, ҷинҳо намунаҳои билию беназирӣ зарбулмасалҳорӣ эҷод карда-

анд, ки қисме аз онҳо машхури ҷаҳон гардидаанд. Ҳанӯз пеш аз милод олимони Юнон ва Рум намунаҳойи зарбулмасалҳоро ҷамъ кардаанд. Ба туфайли осори онҳо баъзе зарбулмасалҳои ниёғони тоҷикон-боҳтариҳо низ то замони мо омада расидаанд. Дар даврайи эҳё ва асрҳои минбаъда, маҳсусан асрҳои XIX ва XX фолклоршиносӣ хеле равнақ гирифт. Зарбулмасалшиносӣ ё ба истилоҳ паремиологияю паремиография, ки аз ҷумлайи қисматҳои муҳиму шоҳаҳои пурмаҳсули фолклоршиносист, тадриҷан чун соҳайи мустақили илм ташаккул ёфт.

Дар зарбулмасалу мақолҳо тарзи тафаккуру хислати ҳар миллат, маданияти бадеъӣ, фалсафӣ, ақидаҳои педагогию фалсафӣ, ҷаҳоншиносию ҷаҳонфаҳмӣ урғу одат назоқату салосати забон, меҳру муҳаббати ҳалқ ба ватан, зодгоҳ, эҳтироми кору эҷод, илму маърифат, нафрат нисбат ба ҳонин, золимон, истисморгарон, танбалу коргурезон, ситоъиши меҳру вафо, садоқат, дӯстии рафоқат, мардонагӣ, далерӣ, ҳақиқатпарастӣ, ростӣ ва амсоли инҳо воеъи, реалистона, хеле барҷастаю дилнишин ва сӯфтаю рехта ифода гардидаанд, ки ба як шунидан дар хотири кас накш мебанданд. Аз ин рӯ зарбулмасалҳо на танҳо дикқати фолкоршиносон, адабиётшиносон, инчунин дикқати адибон, забоншиносон, файласуфон, мантиқшиносон, муаррихону мардумшиносонро низ ба ҳудҷалб кардаанд.

Зарбулмасалҳои форсӣ (тоҷикиро) пеш аз милод дар замони салтанати Искандари Мақдунӣ олимони Юнон, дар замони Сосониён (то асри VII) донишмандони Аҷам ба

шакли андарзномаҳо ва дар даврайи Сомониён (асри X) адібони Бухоро гирдоварӣ намуда, қисман ба забони арабӣ тарҷума кардаанд. Аввалин маҷмӯаҳои мукаммали зарбулмасалҳои форсии тоҷикиро Муҳаммади Ҳабалирудӣ дар солҳои 30-юми асри XVII дар Ҳиндустон тартиб додааст. Дар асрҳои XVIII-XIX дар Мовароуннахру Эрон ва Ҳиндӯстон якчанд маҷмӯаҳои зарбулмасалҳои форсии тоҷикӣ мураттабу табъу нашр гардидаанд. Дар даврони мо «Зарбулмасал ва чистонҳои тоҷикӣ»-и Ҳ. Каримзода (1931), «Зарбулмасалҳои тоҷик (дар контекст)»-и А. Мирзоев (1940), «Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ»-и В. Асрорӣ (1956). «Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ»-и А. Писарчику С. Тоҷиддинову М. Ҳомидҷонова (1960), «Панду ҳикмат»-и М. Фозилов (1963), «Таджикские пословицы и поговорки в сравнении с узбекскими»-и Я. И. Калонтаров (1969), «Суханҳои дилафрӯз»-и Бозори Тилавзод (1973), «Куллиёти фолклори тоҷик, ч. IV, V. Зарбулмасалҳо»-и Бозори Тилавзод, Файзалий Муродов, Қамариддин Ҳисомов (1986, 1992) ва амсоли инҳо ба табъ расидаанд, ки чун мушт намунаи хирвор заковату ғановати табъи нозуку завқи баланду афкори пешқадами ҳалқи тоҷикро намойиш медиҳанд.

Хусусияти ин жанри фолклор аз он иборат аст, ки дар шакли ҷумлайи соддаю мурракаби кӯтоҳ, мисраъ, байт ва фикраъҳои мусаҷҷаъ эҷод шудаанду ба дараҷае муҳтасаранд, ки як қалимаро партойӣ, зарбулмасал барҳам меҳӯрад. Зарбулмасалҳо метавонанд ба шакли ҷумлайи тасдиқ ё инкор ва қисман савол оянд. Саволҳо хусусияти ри-

торикӣ доранду чавоб талаб намекунанд. Муқоламаҳо аз суюл посух иборатанд.

Дар зарбулмасалҳо панду андарзҳо бо чумлаву таркибҳои содда ва ташбеҳу истиораҳои латифу гуворо, образҳои дилнишин ифода гардида метавонанд, дар мушкитарин лаҳзаҳои зиндагӣ кӯфти чисмонӣ ва рӯхонии инсонро рафъ карда, ононро ба фардои некумедвор созанд.

Бисёр зарбулмасалҳо мӯҷазу кӯтоҳ, чумлаи умумишаҳс, номуайяншаҳс ва бешаҳс буда, ҳамзамон маъноҳои амиқро ифода карда зуд ба ёди кас мемонанд: Илочи воқеъа пеш аз вуқӯъ бояд кард. Аз гунчишк тарсӣ, арзан макор; Кори имрӯзаро ба фардо магузор: На тоқати гармо, на тоқати сармо; Ихлосу ҳалос; Ранчи мо — ганчи мо ва.

Соҳти ниҳоят зебою зехннишини мутаносиби симметри, навъҳои параллелизм, тазод, қинояю маҷоз, тавсифу ташбех, муболига асоси поэтикан жанри зарбулмаслу мақолро ташкил медиҳад: Аз нек шарофат, аз бад қасофат; Вактат рафт, баҳтат рафт; Бошад чиҳо кунам, набошад чӣ кор кунам; Ҳар кор тов дора (д), осёб нов дора (д); Аввал таом, баъд қалом; Ана обу шона, Ҳар қас, қи тавона (д); Дӯсти ҷонӣ бош, на дӯсти нонӣ; Омадан бо иродат, рафтан бо иҷозат; Ё ба зорӣ, ё ба зӯри, ё ба зар; Тир мекафад, ё ҷувоз; Мастию ростӣ; Девона гурез, маст омад, маст гурез, пулмаст омад; Ёр аҳл аст, кор саҳл аст.

Ташбеҳу истиора, маҷозу қиноя дар жанри зарбулмасалҳо мавкеъи қалон доранд, Зарбулмасалу мақолҳо аз ҷиҳати бадеъият ва балоғату камолоти саънати сухан саҳли

мумтанеъ буда, намунахон бехтарини эчоди-  
ёти бадеийи шифохийи халқанд: Гови бе-  
шир овози баланд дорад; Аспи нағза як қам-  
чин, аспи гандая сад қамчин; Аз дүст як ишо-  
ра, аз мо ба сар давидан; Беадабро хар кучо  
жини, бикўб, хирс мулло мешавад аз зарби  
тӯб; Бо бадон бад бошу бо некон некӯ, чойи  
гул гул бошу чойи хор хор (Саъдӣ); Дар олам  
хар касе бекор гардад, Ба ҷашми аҳли олам  
хор гардад (Айни); Дўстиро ҷустуҷӯ дорем  
мо (Турсунзода).

Зарбулмасалхойи халқӣ дар бобати та-  
шаккулу равнаку ривоҷ ва такмили забони  
адабийи ҳар миллат, аз ҷумла забони тоҷикӣ  
(форсийи дарӣ), нақши қалон мебозанд.  
Адибон ҳунару санъати сухан, зиёнён назо-  
кати қаломи бадеъиро аз ин жанр меомӯ-  
анд.

Зарбулмасалҳо дар адабиёт воситайи му-  
хими тасвиру таҷассуми бадеъийи воқеъият  
ба шумор мераванд. Дар навбати худ бисёр  
асарҳои бадеъӣ манбаъи пайдоишу равна-  
ку ривоҷ, такомулоту инкишофи зарбулма-  
салҳои халқии мардуми сарзамини босто-  
нийи Аҷам, аз ҷумла тоҷикону форсҳо гарди-  
даанд. Қисме аз зарбулмасалу мақолҳои  
халқӣ дар таҳрири устодони сухан, адибони  
мумтоз маъмулу машҳур шуда, дубора ба за-  
бони гуфтугӯ ворид гардидаанд. Дар ин бо-  
бат китобҳои «Авесто», «Библия», «Куръ-  
он», ашъори устод Рӯдакӣ, «Шоҳнома»-и бе-  
заволи Фирдавсӣ, «Гулистон»-у «Бӯстон»-и  
Саъдӣ, эчодиёти Ҳофиз, Ҷомӣ, Сойиб, Бедил,  
Сайидо, Дониш, Айнӣ, Иқбол, Лоҳутӣ, Тур-  
сунзода, Лойиқ нақши намоён дорад.

Як гурӯҳи хурди зарбулмасалҳо бо лаҳ-  
ҷа нашр шудааст. Агар мо ин қисми асарҳо-  
ро бо забони адабӣ мегардонидем, латофату  
назокат, вазну кофияни зарбулмасалҳо аз  
байн мерафт. Бинобар ин аз ислоҳи онҳо ҳуд-  
дорӣ намудем. Дар захирайн дастнависҳои  
фолклори тоҷик зиёда аз 20.000 зарбулмасал  
гирдоварӣ шудааст. Ин китоб 2000 намунаест  
аз онҳо.

Ками мову қарами Шумо, хонандайи азиҳ!

**Мураттибон**

## 1. ИНСОНДҮСТИ, ВАТАНПАРВАРИ

Ба шахри кас шоҳ шудана гадон шахри  
худат шав.

Зиндаро ватан, мурдаро кафан.

Одами беватан —мурдан бекафан  
(булбули бечаман).

Одам одам катӣ, писта бодом катӣ.

Одам аз гул нозуку аз санг сахт.

а) Гов дар диёри мардум гӯсола метобад.

Мусофири ҳар кучо афтад, ватанро дӯст  
медорад,  
Ки булбул дар қафас афтад, чаманро дӯст  
медорад.

Хоки ватан аз таҳти Сулаймон хуштар,  
Ҳори ватан аз лолавурайҳон хуштар.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>. Ин зарбулмасал матлан як рубони машхурни  
халқист.

Юсуф, ки ба Минср подшоҳӣ мекард,  
Эй кош, гадо будӣ ба Қанъон хуштар.

Хокро бо хокистар об куну хўру дар ватан  
бош.

Хифзи чон воциб аст, хифзи ватан аз он  
воцибитар.

Хинду дар ватани худ чил газ ёзидааст.

Ҳар гул дар буттаи худ бўй дорад.

Зеби одам сару зеби кўҳ санг.

## 2. ДЎСТИВУ РАФОҚАТ, МАДАДУ ҲАМКОРИ, НОТИФОҚИ

Аз бародари сангдил чўраи чонӣ бех.

Аз хеш гила кунӣ, меҳри бегона меравад.

Захри одама одам мегирад.

Аз дўст озоре ҳасту безори не.

Аз дўст як ишора, аз мо ба сар давидан.

Аз дин барой ҳам, аз халқ набаро.

Аз дўст ҳар чӣ расад, некӯст.

Ош агар нест, ошной нест,  
Ошной мураккаб аз ош аст.

Дили ғамзадаро даво — дидори дўст.

Дўст бош, беғараз бош!

Дили дўстон озурдан — дили душманон шод  
кардан.

Дўстон оинаш якдигаранд.

Дўст мекушаду дар офтоб намепартояд.

Дўст хор шуду ба дида нахалид.

Дўсти чонӣ бош, на дўсти нонӣ.

Дўстӣ бо мардуми доно накӯст.

Дўстӣ бо рафту омад.

Ёр аҳл бошад, кор сахл.

Ид бо ёрон хуш аст, деҳ бо дарахтон.

Имрӯз сухани ман туро дард кунад,  
Рафта-рафта туро мард кунад.

Марги бо дўстон тӯй аст.

Мехр дар чашм.

Аз дил бираавад, ҳар он кӣ аз дида бирафт.

Об дар чашм, меҳр дар дил.

Обро аз рӯшной кун қиёс,  
Дўстонро бо нигоҳидил шинос.

Моҳӣ бо об зинда, одам бо дўст.

Ноз кун ба нозбардор,

**Савдо кун ба харидор.**

Ноз ба он кун, ки харидори туст,  
Пеши касе рав, ки талабгори туст.

Ба дўст чафо кардан ба душман вафо кардан.

Ба дўст гуфтам розамро, душман гирифт  
сарамро.

Боғу бўстон лоинки дўстон.

Бо як дидан ошно, бо ду дидан хеш.

Дур бош, банур бош.

Бисёр қадам намон бар хонаи дўст,  
Харчанд азизӣ, оқибат хор шавӣ.<sup>2</sup>

Бўстони бедўстон — гўристон.

Дидани рӯи дўстон,  
Сайр дар бўстон.

Гўсола бо гўсола ошноёни садсола.

Қунад ҳамчинс бо ҳамчинс парвоз,  
Қабӯтар бо кабӯтар, боз бо боз.

---

<sup>2</sup>. Ду мисран аввали рубони машҳури ҳалқӣ ин аст:  
Бар ёр ситам макун, ки беёр шавӣ,  
Бисёр талаб макун, ба кам зор шавӣ.

Гапи дўст талх мешавад.

Дар Ямани, пеши мани,  
Пеши мани, дар Ямани.

а) Бе ту буданам мушкил,  
Бо ту буданам мушкил.

б) Эситар<sup>3</sup> набиё, ки рӯта набинам,  
Ўсутар<sup>4</sup> нарав, ки гургут меҳӯрад.

То сухани дўстон шикастана гардани шайтон  
шиканад.

Ошноиҳон мардум хуб санцидам, мапурс,  
Корашон афтад ғулому корам афтад, хочаанд.

Хоча бемор шавад, бин, кӣ касон меоянд!  
Бар сари мо, ғарибон, ғӯрмагасон меоянд.

Нозкаш дорӣ, ноз кун,  
Надорӣ, по дароз кун.

Он чо, ки дўстист, такаллуф чӣ хочат аст?

Радди душман қабули дўст аст.

Рафиқ бошӣ, мувофиқ бош.

Ҳонаи дўстон бирӯбу дари душманон макӯб!

Қарсак аз ду даст.

а) Аз як даст садо намебарояд.

---

3. Эситар — ин тараф.

4. Ўсутар — ов тараф.

Хисоби дўстон дар дил.

Халқ бо халқ як шавад, давлат мешавад.

Лз дўсти нодон душмани доно бех.

Бо дўст шину сифати душман кун.

Душмана аз дўст чудо бояд кард,

Барон дўстон чонро фидо кун,  
Балекин дўст аз душман чудо кун.

*Чоми.*

Дўст панд медиҳаду душман фанд.

Дўст табарвор, душман шакарвор.

а) Дўст гирёнда гап мезанад, душман  
хандонда.

Дўст ба сар нигоҳ мекунад, душман ба по.

Дўстон точи сар, душманон зери по.

Ҳазор дўст каму як душман бисёр.

а) Сад дўст каму як душман зиёд.

Дўст, ки вафо накард, душман бех аз ў.

### 3. ДИЛЦУЙ

Дидадаро шав, ба дида ҷо шав.

Гӯсолан нағз чанд модаговро мемакад.

Дил ба даст овар, ки ҳаччи акбар аст,  
Аз ҳазорон Каъба як дил беҳтар аст.

а) Каъба чӣ равӣ, бирав дилеро дарёб,  
Беҳтар зи ҳазор Каъба бошад як дил.

Дили беғараз кушод.

Дил, ки пок аст, забон бебок аст.

Дил ёбу қанд хӯр.

Дилкоб бош, дилёб бош, азизи ҳар  
хонадон бош.

Дил, ки сӯзад, аз ҷашми кӯр об мерезад.

а) Дил бисӯзад, дида бигиряд.

Забони ширин морро аз хонааш баровардааст.

Ба муомилан нағз уштур чӯк<sup>5</sup> мезанад.

Ба ширинзабонию лутфу хушӣ,  
Тавонӣ, ки филе ба мӯе каши.

*Саъдӣ.*

а) Хонаам коза бошад,  
Дилакам тоза бошад.

б) Болинам замин бошад,  
Ёрам нозанин бошад.

5. Чӯк задан — зону задан, хам задан.

в) Остинам гадо бошад,  
Дилакам бачо бошад.

Нону пиёз — чеҳраи боз.

Заҳри одамро одам мегирад.

Аз нарх фарой ҳам, аз фарқ не.<sup>6</sup>

То беруни бало будана даруни бало бош.

Бардорад, зам кун,  
Набардорад, кам кун.

Бинниро ганда гуфта бурида намепартоянд.

Фарзанди ноҳалаф — лелай шашум, буррӣ  
дард мекунад, набуррӣ, ҳалал мерасонад.

а) Осиши ду гетӣ тафсири ин ду ҳарф аст:  
Бо дӯston — муруват, бо душманон —  
мудоро.  
*Ҳофиз.*

Гоҳ аз пири гоҳ аз мурид.

Сукут — аломати ризо.

Хунро бо хун нашустанд.

Замона бо ту насозад, ту бо замона бисоз.

---

6. Дар мазаммати одамони якраву хира гуфта шудааст.

## 4. ВАЪДАВУ ВАФО

Агар хоҳӣ ба дӯсти худ душман шавӣ,  
ваъда куну вафо на.

Ваъда додӣ, вафо кун!  
Қавл додӣ, ичро кун!

а) Ал — ваъдаю дайн.

б) Макун ваъда, в-агар кардӣ, вафо кун,  
Тарики бевафонро раҳо кун.  
*Чомӣ.*

Саг бошу муқими як дар бош!

Саги ҳақшинос беҳ аз мардуми ҳақношинос.

## 5. РОСТИ

875 Ба сарат шамшер ояд ҳам, рост гӯй!

44 Гапи рост талҳ мешавад.

44 Қаҷ шину рост гӯй.

109 Ростиро завол нест.

71 Ростиро набувад ҳеч заволе ба ҷаҳон,  
Сарв агар хушк шавад, боз асо мегардад.

*Сайидо*

Ростиин хеш кас ниҳон накард.  
Бо сухани рост кас зиён накард.

Дило, гар күнй ростй ихтиёр,  
Шавад халки дунё туро дүстдор.

### Саъдӣ

Сояи дарахти рост каҷ намешавад.

## 6. ОЛИҲИММАТИ, САХОВАТМАНДИ, ХАЙРХОҲИ, КАМБАҒАЛӢ

Бошад — Хотам,  
Набошад — мотам.

Дасти сахӣ боло.

а). Сахӣ дар ҳарду олам сарбаланд аст,  
Бахилро даст кӯтаҳ, гӯр танг аст.

Сахиро сар баланду даст боло,  
Бахилро гӯр тангу даст кӯтоҳ(x).

Дасти диҳанда боло.

Пул дорӣ, рӯ дорӣ.

Дард бошаду қарз набошад.

Диҳанда бошу талбанда не!

Ба дунё дил набанд, эй марди оқил,

Аввали дунё ширину охираваш заҳри қотил.

Як сер шудани камбағал нимай давлат аст.

Ҷӯб омада ба сариз камбағал мешиканад ёй

Бе пул суханат асар надорад.  
Холе, ки тү дорй, хар надорад.

Камбағал ёфтагиша мөхүрад, бой хостагиша.  
Пула ба суд мемонад, хүрока ба тут.

Бори мусофир дар рох, на мемонад.

Ё шахри азим, ё күхи баланд.

Қадхудоро аз ҳимматаш нагардон.

Мардро ҳиммат ба кор ояд, на ханчар дар  
миён.

Таассубчй бурдас,  
Хасудчй мурдас.

Сахй хайр кунад, бахил дарди сар мешавад.

Харч агар аз киссан мөхмөн бувад,  
Хотами Той шудан осон бувад.

Ҳакқи мардум дарди дил мекунад.

Хок гирий, аз хоктүдаи баданд гир.

Сар хориданба нохун надорад.

Як зувола ош шавад,  
Дили чанд кас шод шавад.

Гург бўи гўсфандро фаҳмад, аз хафт  
похсадевор менарад.

Як дари баста, сад дари кушода.

## 7. МАРДӢ, БАНОМУСӢ, БАИНСОФӢ

Аз гунчишк тарсӣ, арзан накор!

Аз мард боғу роғ, аз номард дарду ғам.

Аз мардӣ то номардӣ як қадам.

Гали мард мардат кунад,  
Гали номард сардат кунад.

Гали мард якта.

Гар ба мансаб бирасӣ, маст нагардӣ—мардӣ.

Гирди номи падар чӣ мегардӣ?  
Падари хеш шав, агар мардӣ.  
*Саъдӣ.*

Е мард бош, ё дар хизмати мард.

Мард агар аз қавлаш бигардад, аҳмақ аст.

Мард бояд, ки ҳаросон нашавад,  
Мушкиле нест, ки осон нашавад.

Мард бояд дар ҷаҳл сухан нагӯяд.

Кам дидан<sup>7</sup> — камоли мардон.

Мардро дар майдон бин, аспро дар чавлон.

а) Чойи мардон дар майдон.

Мардон назананд лофи мардй.

Худро мард донй, дигаронро шер дон.

Худситой пешан шайтон бувад,  
Хар кй худро кам гирад, мард он бувад.

Як рўз бошу хурўс бош.

То дар зери ор мурдана дар зери кор мур.

Ор омаданба номус гиребонгир мешавад.

Даҳани хўрда шарм медорад.

Заре, ки пок бошад, аз маҳак<sup>8</sup> чй бок.

Сарам калу дилам нозук.

То зани номард шудана, беван мард шав.

Ҳама чиз садқаи чон, чон садқаи номус.

а) Чон равад-равад, номус наравад.

---

7. Кам дидан — айбчўй набудан.

8. Маҳак — сангни снёхе, ки тилло ва нуқрато бо он совида меозмоянд.

Абр агар аз кибла хезад, сахт борон мешавад,  
Шоҳ агар одил набошад, мулк вайрон  
мешавад.

Бихишт он чо, ки озораш набошад,  
Касеро бо касе кораш набошад.

Дурӯғ гӯй, шар<sup>9</sup> гӯй!

Дузд бош, байнсоф бош!

Ал-инсофу баракат.<sup>10</sup>

Инсоф — дил соф

Корда худатба зан, дард накунад, каси  
дигарба зан.

Моли мӯъмин — хуни мӯъмин.

Ҳақ ба ҳақдор мерасад.

## 8. НЕКИЙ, БАДИЙ, ФЕЪЛУ ХУЙ

Аз одам ба олам факат як ном мемонад.

Ба некномӣ мурдан, беҳ аз ба бадномӣ зистан.

Лаклака рафтанаша чӣ мебинӣ,  
комаданаша бин.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>. Шаръ — онну тарнидати динни ислом, қонунҳон  
ислом.

<sup>10</sup>. Инсоф дорӣ, баракат дорӣ.

<sup>11</sup>. Дар байни мардум чунин ақида хаст, ки агар  
лаклакро аз пеш бинанд, сол нек меояд,

Номи баланд, беҳ аз боми баланд.

То сари мор нагирӣ, мор нагазад.

Гови ширдор аз хӯшан думаш маълум.

а) Гӯсолаи шудани аз поиш маълум.

Соле, ки накӯст, аз баҳораш пайдост.

Некии қас зи кори ӯ пайдост,  
Соли нек аз баҳори ӯ пайдост.

*Биной.*

Макун бад, агар бад наҳоҳӣ ба хеш.

*Рӯдакӣ*

Сад мушта ба худ бину як мушта ба қас  
набин.

Ҳамроҳи нағз мебарад ба роҳи нағз.

Ҷанда бошаду ганда набошад.

Аз одами хуб обу гил мемонад, аз одами бад  
доғи дил.

Аз хубон шарофат,  
Аз бадон қасофат.

Аспи бадро сад қамчин,  
Аспи хубро як қамчин.

Ери нағз мебарад ба роҳи нағз,  
Ери бад мебарад бо роҳи бад.

Бо моҳ шинӣ, моҳ шавӣ,  
Бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ.

Боғи дил шав, доғи дил не.

Гуфтанду шунидему бикардем, беҳ омад,  
Гуфтему шуниданду накарданд, бад омад.

Қасе, к-ӯ некӣ андешад ба ҳар қас,  
Ба некӣ дар ҷаҳон соҳибқирон аст.

*Адаб Собир*

Ман неки ту ҳоҳаму ту ҳоҳӣ бади ман,  
Ту нек набинию ба ман бад нарасад.

Фарӣ катӣ дузӣ се рӯз таги саргинба мистад.

Фар гиряндаю дузд намозгузор.

Сад бор бадӣ кардиву некӣ ту накардӣ,  
Некӣ чӣ бадӣ дошт, ки як бор накардӣ?

а) Сад бор бадӣ кардию шарми ту наёмаӣ,  
Некӣ чӣ бадӣ дошт, ки якбор накардӣ?

Қампири бало-сандуқдаро.

Некӣ набувад сазон бадкирдорӣ.

Рӯхунука қилиқаш ҳам хунук.

Ҳар қас кунад, ба ҳуд кунад,  
Хоҳ нек кунад, хоҳ бад кунад.

Аз паси ҳар як ҳанда гирия.

Бо бадон бад бошу бо некон накӯ,  
Чои гул гул бошу чои хор хор.

*Саъдӣ.*

Некӣ бар бадон бадӣ бар некон аст.

Нек аст ҳар он бад, ки ба бедодгар ояд.

Некӣ кунӣ, ба чои ту некӣ кунанд боз,  
В-ар бад кунӣ, ба чои ту аз бад батар кушанд.

## 9. ХОКСОРИ ВА ФУРУТАНӢ

Аёз, қадри худ шинос!

А) Аёз, дар бехудиҳо ҳадди худ бишнос,  
Агар нашносӣ, ана чоруқ, мана дос.

б) Аёз, ту ҳадди худ бишнос,  
Чоруқҳои бобоит дар тори кос.<sup>12</sup>

Аз худ нарав, ки ёронат аз ту раванд.

Гардани (сари) хамро шамшер намебурад.

Ганҷ дар вайрона.

Шоҳи дарахти мевадор хам аст.

## 10. ҚАНОАТМАНДӢ, САБРУ ТОҚАТ, БЕСАБРИ

Аз гӯсфанди бирёни кас атолан явгони худ беҳ.

Гарчи худ бебаҳраам, шодам ба айши дигарон.

<sup>12</sup>. Кос — шифти хона.

Гүшвораи заррин ҳам намехоҳаму дарди  
гүш ҳам.

а) Не ҳалқаи зару не дарди гүш.

Дар биёбон кафши кӯхна неъмат аст.

Дар биёбон факири гурӯснаро шалғами пухта  
мурғи бирён аст.

Дар нобудӣ шӯрбои гов — нонтарӣ

Навро нагиред, ки нав гарон аст,  
Ин кӯхнан мо беҳ аз навон аст.

Кӯхна нава нав нигоҳ медорад.

Қам хӯру ғам маҳӯр.

Қама тияд, ғама натияд!

Мусулмонӣ ба аста — секинӣ.

Не дар сафар қарору не дар ватан.

Қам бошад, беғам бошад.

Қамбағалӣ айб нест.

Сабр ганҷат диҳад,  
Бесабрӣ ранҷат диҳад.

Аз сабр ғӯра ҳалво мешавад.

Сангӣ вазнинро об намебарад.

Пурдиле бошад, ки бори ғам кашад,  
Рахш мебояд, ки таҳамтган кашад.

Талхин дудро мӯрӣ мебардорад.

Лагади харро хар мебардорад.

Фарбехиро гӯсфанд мебардорад.

То табар омадана кунда меосояд.

Як бурда нон, ҳузури чон.

Нимта нон ҳузури чон,  
Якта нон балои чон.

Як тика кам, ду тика кам,  
Набинӣ дарди шикам.

Қандам хӯрдӣ, дам назан,  
Фандам<sup>13</sup> хӯрдӣ, дам назан,

Чоман кӯҳнаи ба сад дарбех,  
Аз либоси нави тавонгар бех.

Ба шутур савор шуда дураша андеша кун.

Дер ояду шер ояд.

Санг саҳт, аз санг ҳам сар саҳт.

Цуволи холӣ рост наменстад.

---

<sup>13</sup>. Фанд — фиреб.

## **11. ОСОИШ, ОСУДАГИ**

Буз кам, чигй-чигиши кам.

Дар даҳони гург бошу поят кашол.

Гови чӯшой — қассоби дари хона.

а) Нисфи умратро фурӯш, чӯшой бихар,  
Нисфи умратро фурӯш, рӯшной бихар.

б) Умратро фурӯшу рӯшной бихар,  
Ризқатро фурӯшу чӯшой бихар.

Аз оғили холӣ гови шохзан беҳ.

а) Аз гови шохзан оғили холӣ беҳ.

## **12. ПОСИ ХОТИР**

Сага рӯн ҳудаш неву рӯн соҳибаш.

Фатир дорӣ,  
Хотир дорӣ.

Қадри зар заргар шиносад, қадри гавҳар  
ҷавҳар.

Чароғ донад, ки равған равғани кист.

## **13. ЭҲТИЕТКОРИ**

Аввал бубин ҷои худ,  
Баъд бимон пои худ.

Агарчи сухан зар аст, сукут гавҳар аст.

Агар шикори рӯбоҳ равӣ, барон шер аслиха  
гири.

Аз абри сиёҳ матарс, гар ваҳмнок аст,  
Аз абри сафед битарс, ки намнок аст.

Аз бало ҳазар.

а) Аз девори каҷ ҳазар.

Аз бозӣ ҷанг меҳезад.

а) Ҳазл зилба<sup>14</sup> мегардад.

Аз дода ганда шудана, надода ганда шав.

Аз қаждуми таги бӯрёву аз пашшай девор  
тарс.

Аз пургӯй — ҳатогӯй.

Асп агар оху бувад,  
Қамчин дар паҳлӯ бувад.

Аз шир сӯхтагӣ дӯға пуф карда меҳӯрад.

а) Дар шир сӯхтӣ, дӯғро пуф карда бихӯр.

Аз худ боло шаҳтут наҳӯр.

Ба баққол кам доданро ба хотирни бача  
набиёр.

---

<sup>14</sup> Зил — зиллат, беназатӣ, мочаро-

Бадкина мабошу бадгумон бош,  
Аз фитнаи дахр дар амон бош.  
Ба даст деху ба по дав.

Ба норбон барой, фаромаданашро ҳам  
хаёл кун.

Бовар накун ба дўстат,  
Коҳ ҷо кунад ба пӯстат.

Бо думи шеру дами шамшер бозӣ накун!

Аспи лоғармиён ба кор ояд  
Рӯзи майдон, на гови парвонӣ.

*Саъдӣ.*

Бори каҷ ба манзил намерасад.

Умри дурӯғ кӯтоҳ.

Хишти аввал чун ниҳад меъмор каҷ,

То ба охир меравад девор каҷ.

Гурге бош, ки гурги дигар нахӯрадат.

Дар баста — бало баста.

Даҳони пӯшида сад тилло.

а) Забонро дар даҳон маҳбус медор,  
То нагардӣ пеши ҳар кас шармсор.

Девор муш дорад, муш гӯш.

Дил кони гил нест.

а) Дил сурфа нест, ки ба ҳама күшой.

Зар пинҳон — сар амон.

б) Каси доно бувад пайваста хомүш,  
Ки деги пухта камтар мезанад чүш.

Күр асояшро як бор гум мекунад.

Либос гуфтааст: «Ту маро таҳ (мах) дор,  
ман туро шах».

Моли зиёдатй сар намекафонад.

Санги даркорй вазнинй надорад.

Моргазида аз ресмони ало метарсад.

На сих сүзад, на кабоб.

Нон гирад — об,  
Об гирад — хок.

Пулро аз роҳ ёфтӣ, хисоб кун.

Сиёҳӣ дидӣ, гов хаёл накун.

Тут хӯрдӣ, об хӯрдӣ — бурдӣ,  
Зардолу хӯрдӣ, об хӯрдӣ — мурдӣ.

Хоната (молата) эҳтиёт куну ҳамсоята дузд  
магир.

Эҳтиёт — ними ҳаёт.

Як ба гушна гап назан, як ба хаста.

Хавз, ки пур шуд, лаб мезанад.

Хисоб ҷав-ҷав, баҳшиш лак-лак.

Ҷавоби аҳмақ — сукут.

Ҷомаи бомаслиҳат кӯтоҳ намеояд.

## 14. ИҚТИСОД, САРФАКОРИ

Аввал иқтисод, баъд сиёsat.

Ба сафари якруза — озуқаи дахруза.

Зарра-зарра чамъ шавад,  
Дарёҳо банд шавад.

а) Зарра-зарра, дарё гара.

б) Зарра-зарра мӯл шавад,  
Қатра-қатра кӯл шавад.

в) Андак-андак хеле шавад,  
Қатра-қатра селе шавад.

Мурғак хӯрӣ — як рӯз,  
Тухмак хӯрӣ — ҳар рӯз.

Наскро кам-кам бикор,  
Хонаро бенаск надор.

Нони қоқи пасмонда,  
Ба рӯзи сиёҳ дармонда.

а) Ошаки шабмонда,  
Рӯзаки дармонда.

Сад рӯз дар бор,<sup>15</sup>  
Як рӯз дар кор.

Сарфа — аз анбори пур.

Сарфай сари оташдон — савдогари Ҳиндустон.

## 15. СИРРУ АСРОР

Ба кал кулоҳу ба кӯр асо.

Қал ба ҳаммом, кӯр ба бозор намеравад.

Дости шикаста — зери остин.

а) Сар кафад таги тоқӣ, даст шиканад зери  
остин.

Дар таги коса — нимкоса.

Девор то берун афтидана дарун афтад.

а) Девор афтад ба хона,  
Хока хӯрад бегона.

Офтобро бо доман пӯшида намешавад.

Рози дили худро ба озмуда гӯй.

Саг донаду кафшдӯз, ки дар кӯлвор чист.

Сар хоҳӣ, сир нигаҳ дор.

---

<sup>15</sup>. Бор — бӯғча.

а) Сар раваду сир наравад.

Сири хонаро ба күча набарор,

Сири дилро ба ҳар кас магүй,

То тавонй, сирри дил бар ёри худ ҳаргиз магүй,  
Ер ёре дораду аз ёри ёр андеша кун.

Сирри мардон — пўшида.

Чашми зимиштон кўр.

Як парча гўшт, айби мана пўш.

## 16. АНДЕШАВУ ТАДБИР

Аввал андеша вон гаҳ гуфтор.

а) Аввал фикр вон гаҳ зикр.

Сухандони парварда, пири куҳан,  
Бияндешад, он гаҳ бигўяд сухан.

*Саъдӣ*

Аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ.

Аввал гиребонатро бўй куну баъд гап зан.

Накардам хуб андеша,

Ба пои худ задам теша.

Аввал пурсиш, баъд кушиш.

Ба чени күрпаат по дароз кун.

а) Күпаатба нигоҳ карда, по дароз кун.

Дароз бур, боз бур.

Дар ҳама кор машварат бояд,  
Кори бемашварат накӯ н-ояд.

Ё бора пеши хар ё хара пеши бор.

Зарур бошад, право бошад.

а) Дар зарурат право бошад,  
Безарурат хато бошад.

Оба бину мӯза каш,  
Ҳавоя бину ғӯза каш.

Илочи воқеа қабл аз вуқӯъ бояд кард.

Намак хӯрдӣ, намакдон машикан!

а) Намака хӯрдӣ, намакдонба туф макун.

б) Намакхӯрда чил сол андеша кардааст.

Чу мева сер хӯрӣ, шоҳ машкан!

*Саъдӣ*

Он чӣ бо тадбир тавон кард,  
Бо зӯрию зар натвон кард.

Реша дорӣ, андеша дорӣ,

Тайёрин об дар хушкӣ.

Танаба занй, шох меларзад.

То бад нагүй, нек пеш наояд.

То бад накунй, зи бад маяндеш.

Хоҳй, ки ба ту зи ҳеч кас бад нарасад,  
Бадгүю бадовару бадандеш мабош.

Шири говро намехүрад, ки ҳаққи гүсола аст.

## 17. ТАҚОЗОИ ШАРОИТ ВА ВАЗЬИЯТ

Бардорад, зам кун, набардорад, кам кун.

Бел ба равиши об.

Хоҳй, ки нашавй расво, ҳамранги чамоат бош.

Ҳар ҳадеро андоза.

Шутури калонро чулу чиҳозаш ҳам калон.

## 18. ТАВАККАЛ

Аз карнайчй — як пуф.

Корн девонаро худо осон кардаст.

Е сар кафад ё девор.

а) Хоҳ тир кафад хоҳ чугоз:

Таваккалчия бучулаш олчй.

Таваккал нар бувад, андеша мода.

Шавад обӣ, нашавад лалмӣ.

## 19. ЧАҚҚОНӢ ВА ҲУШЕРӢ

Аввал бурдӣ, пок бурдӣ,

Охир бурдӣ, хок бурдӣ.

Як тири ду нишон.

Ба як тир ду нахчир (фохтак).

Девона шав, ки ғами ту дигарон ҳӯранд,

Ҳушёр мабош, ки ғами дигарон ҳӯрӣ.

Деворба занӣ қаламая гирифта мехезад.

Аз дӯли осиёб сиҳат мебарояд.

Пеш паридӣ — беш чаридӣ.

Пешхӯрда халос, пасмонда талош.

Шӯҳакон боми ба бом.

Илм дар сина, на дар сафина.<sup>16</sup>

Аз хурдон хато, аз бузургон ато.

а) Аз хурдон лағзиш, аз бузургон баҳшиш.

---

16. Сафина — маҷмӯъан ашъор, баёз, зунг.

Дониш хоҳӣ, чӯянда бош.  
Зиннати шахс — илму ҳунар.  
Оламро офтоб, одамро илм равшан мекунад.  
Илму ҳунар — ҳусни дигар.  
Илм агар мебоядат, такрор кун,  
Нон агар мебоядат, шудгор кун.  
Илм агар андак бувад, хораш мадор,  
З-он ки дорад, илм қадри бешумор.  
Илм бар ҳурдӣ — нақш бар санг.  
Мероси падар хоҳӣ, илми падар омӯз,  
Одами беилм кӯри роҳ.  
Олими беамал — занбӯри беасал.  
То илм наомӯэй, некӣ натавон кард.

*Носири Ҳусрав*

Илми бокор судманд бувад,  
Илми bekor pойбанд бувад.  
*Саноӣ*

Пурсидан айб нест.  
Турфа шогирде, ки дар ҳайрат кунад устодро.  
Калам гуфто, ки ман шоҳи ҷаҳонам,  
Каламкашро ба мақсад мерасонам.

Хунар аз дониш, дониш аз хониш.

Чинор аз устуворі подшохи соябоній шуд,  
Дарахти арча аз саҳтій ниҳоли ҷовидоній шуд.

Нодон монда шуданаша, кӯса пир шуданаша,  
намедонад.

## 21. ДОНОЙ

Аз кулұх ҳам алов мепарад.

Гунгам-гунгам, ягон-ягон меҳунгам<sup>17</sup>.

Курбоққаро ҳам зер күній, ваккос мекунад.

Қаллаи говор аз бозор харій, забон мебарорад.

Ба доно ишорат, ба нодон калтак.

То чанги мадраса нахұрій, мулло намешавій.

Гапа аз келини таги чодару чұпони сари күх  
шунав.

а) Хари гумшударо аз духтари хона пурс.

---

17. Қиноя аз шахси камгапе, ки тоx-тоx суханхон  
пухта мегүяд.

Доно ба иморати сухан машғул аст, нодон ба  
иморати бадан.

Доной захр, нодонй шакар.

а) Доной асал асту нодонй шакар,  
Нодонй бифурӯшу доной бихар.

Надонистан айб нест,  
Наҳондан айб аст.

Ё гарди меҳмонхона хӯр, ё гарди мадраса.

Нодон гап занад, доно панд мегирад.

Нодон сухан кунад, доно қиёс.

а) Он кас, ки бидонад ва бидонад, ки надонад,  
Аспи тараби хеш ба афлок расонад.

Он кас, ки надонад ва надонад, ки надонад,  
Дар ҷаҳли мураккаб абадуддаҳр бимонад.

Он кас, ки надонад ва бидонад, ки надонад,  
Мискин хараки хеш ба манзил бирасонад.

Пур дону кам бигӯй!

Сухан бисёр дону андаке гӯй,  
Якеро сад магӯ, садро яке гӯй.

*Саъдӣ.*

Пур дидам, омӯхта шудам,  
Хом будам, пухта шудам.

Ҳамадон бошу ҳамагүй мабош.

Ҳар кас, ки донад, дарнамонад.

## 22. АҚЛ

Аввал ақл в-он гаҳ давлат.

Агар ақл күр бошад, аз дидаи бино чӣ гила?

Ақли расо қанд хӯрад, ақли кӯтоҳ фанд.

Ақл бозор надорад.

Ақл дӯсту ҷаҳл душман.

Ақл набошад, калла кадуи холӣ.

Ақли ҷӯрӣ баъди пешин.

Ақл пешрави давлат.

Ақлу одоб — Ҳасану Ҳусейн.

Ба ҳусн манигар, ба ақл нигар.

Гап дар салла не, дар калла.

Дандони ақл катӣ кас баақл намешавад.

Нури ақл дониш аст.

Қасе, ки фаҳм надорад, ба вай сухан ҳайф,  
Гуле, ки бӯй надорад, ба вай чаман ҳайф.

Май душмани хирад.

Одаму ақл, гұсолаву дум.

Оқилон аз пай нүқат нараванд.

Чаро оқил кунад коре, ки боз орад пушаймонй.

Қаҳр биёяд, ақл меравад.

### 23. КАСБУ ҲУНАР

Ба як ғавон чил ҳунар кам.

Гүнчишкро кің күшад? — Қассоб.

Марди боҳунар хор намешавад, ба дұсту  
душман зор намешавад.

Накқош нақши соній беҳтар кашад зің аввал.

Орди гандум ҳама ҷо, пазанда ҷо-ҷо.

Сад задани сұзангар, як задани оғангар.

Чевари үрдаҳою кағанбури мурдаҳо.

Үсул ба дасты нақорачай.

Ҳунар аз нүқраю тиллою зар беҳ.

Ҳунар аз мулку мероси падар беҳ.

Ҳама чиз гүм мешаваду ҳунар не.

Ҳунар дорй, хазинаи зар дорй.

Хар кор як тов<sup>18</sup> дорад,  
Осиёб чарху нов дорад.

## 24. МЕҲНАТ, ҲАРАКАТУ БАРАКАТ

Аз кори кас на дил меосояд, на даст.

Аз миннат тарсу аз меҳнат натарс.

Хусни инсон дар меҳнат.

Аз ту ҳаракат, аз ман баракат.

а) Аз ҳаракат баракат рўяду аз ҳез ҳез.

Ба меҳнат гар қаринӣ,

Дарди бадан набинӣ.

Барвакт кор, барвакт бардор.

Кор вакт дорад, дарё қашқ.

Ба ҳар коре, ки ҳиммат баста гардад,  
Агар хоре бувад, гулдаста гардад.

*Саъдӣ.*

Меҳнат фаровон мекунад,  
Танбалӣ вайрон мекунад.

---

<sup>18</sup>. Тов — тоб, тартиб, низом.

Ба кори кас дар тобистон даст хунук хўрдаст.

Дарёро об машхур мекунад, одамро меҳнат.

Даст ба кору дил ба ёр.

Дасти одамизод гул.

Дасти худро кор фармо, миннати нокас накаш.

Дасту бозуям — обу орзуям.

Даст чунбад, даҳон мечунбад.

Зарро дар оташ, одамро дар меҳнат  
месанчанд.

Кор пеши кордон осон.

Кори бача — ҳезуми шохча.

Кори имрӯзаро ба фардо магузор.

Бикӯш имрӯз, то гандум бикошӣ,  
Ки фардо бар ҷаве қодир набошӣ.

*Саъдӣ*

Кори нокарда шохаҳо дорад.

Корро аз даст гиру ноларо<sup>19</sup> аз даҳон.

Накӯ кардан аз пур кардан аст.

Меравад поякам,  
Мехӯрад ноякам<sup>20</sup>.

<sup>19</sup>. Нола — тика, лукма.

<sup>20</sup>. Ной — даҳон, гулӯ.

Меҳнат кунӣ, ҳалол кун,  
Ҳосилашро ҷувол кун.

Меҳнати баҳор,  
Пур кунад анбор.

Меҳнати тобистон,

Роҳати зимиستон.

а) Кулӯҳи (саргини) тобистон — меваи  
зимиستон.

Гушна ба шер мезанад.

Меҳнати ҳалол — иони бемалол.

Ҳар кӣ ҳалол кор кард,  
Ҳамба<sup>21</sup> пур аз орд кард.

Боғандаш нашав, ки зинда дар гӯр равӣ,  
Деҳқонбача шав, ки марди пурзӯр шавӣ.

Дандон дорӣ, осиёби гардон дорӣ.

Мулло бошӣ, такрор кун,  
Деҳқон бошӣ, шудгор кун.

Номи баланди пуршараф аз кор меояд ба каф.

Ранчи худу роҳати ёрон талаб.

---

<sup>21</sup>. Ҳамба — анбори орду гандум.

Рӯи меҳнат сиёҳ, рӯи роҳат сафед.

Сусткор доимо дар кор,  
Тезкор доим бекор.

То кор накунӣ, санги сиёҳ лаъл нагардад.

То ранҷ набарӣ, ганҷ мұяссар нашавад.

Нобурда ранҷ ганҷ мұяссар намешавад.

в) Ранҷи мо — ганҷи мо.

г) Ранҷ бурдӣ, ганҷ бурдӣ.

Як дама кор, қаҳолааш<sup>22</sup> сад хара бор.

Яке гадой, яке саққой<sup>23</sup>.

Оҳан дар гарниаш тоб меҳӯрад, одам дар  
хурдӣ.

а) Оҳана дар гарниаш мекӯбанд.

Ҳар кор ба вакташ фарз.

а) Ҳар кор дараке<sup>24</sup> дорад, осиёб хараке.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>. Қаҳола — ба маънoin ташвиш.

<sup>23</sup>. Саққой — машкобӣ.

<sup>24</sup>. Дарак — ба маънoin роҳу равиш.

<sup>25</sup>. Харак — чӯби болон санги осиёб, ки бо ҳаракати санг ба кор даромада, аз дўл гандумро мерезонад.

Чуфту дарав — бозӣ,

Чигинакашӣ — дастандозӣ.

Оҳ, тақ-таки ордбезӣ<sup>26</sup>.

Ҷӯянда — ёбанда.

Пурсида-пурсида Маккаро ёфтааанд.

Ба шутур хор лозим шавад, гардан меёзонад.

Бе давлатӣ асар кунад, камон гиру шикор кун.

Бикаш хирвич,<sup>27</sup> бизан ревич<sup>28</sup>.

Ба умеди худо нашав, бутта маҳкам дор.

Ганчи гадой барака надорад.

То ҷон наканиӣ, ҷонона каниӣ?!

То зан нагириӣ, қайнона<sup>29</sup> каниӣ?

То кӯҳ наравӣ, дӯлона каниӣ?

Шиштагӣ бӯрёю гаштагӣ дарё.

Об дар як ҷой истад, бӯй мегирад.

---

<sup>26</sup>. Душвории ордбезӣ ва осон будани кор таъкид шудааст.

<sup>27</sup>. **Хирвич** — пору.

<sup>28</sup>. **Ревич** — як навъ таоми серравғани ҳалвомонанд.

<sup>29</sup>. **Қайнона** — хушдоман.

## 25. ҚАДРШИНОСЙ ВА БЕҚАДРИ

Аз сада соя, аз бед хода.

Арzon беиллат не, қиммат бе ҳикмат.

Кишиши сафед дар кӯчаҳо ҳайрон аст,  
Кишиши сиёҳ дар кисай мирон аст.

Бӯи мушк пинҳон намемонад.

Мушк он, ки худ бибӯяд,  
На, он, ки аттор бигӯяд

*Саъдӣ*

Аз оби даҳони саг, дарё ҳаром намешавад.

Дурр ба гил афтад ҳам, қиматаш ҳамон.

Санги бадгавҳар агар косаи заррин шиканад,

Қиммати санг наяфзояду зар кам нашавад.

а) Дурр дар таги лой ҳам дурр аст.

б) Тилло дар таги саргини хар ҳам чило  
медиҳад.

Мӯҳраи шикоф дар замин намемонад.

а) Моли нағз дар кӯча намемонад.

б) Духтар рӯи хона намемонад.

Қӯзай наву оби хунук.

Либоси күхна қадри мардон кам намесозад.

Агар гавҳаршинос бошӣ, тегро урён тамошо кун.

Намака мисқолаш ҳам намаку хирвораш ҳам намак.

Нон ҳам нону нонреза ҳам нон.

Одама дар ҷанда шинос.

Олим шудан осон, одам шудан мушкил.

ε) Олим шудан чӣ осон,

Одам шудан чӣ мушкил?! .

Фикри нон кун, ки ҳарбуза об аст.

Як гулу сад ҳаридор.

Ба як Юсуф<sup>30</sup> ҳазор ҳаридор.

Ҳар гулеву як бӯе.

Ҷорӯби нав тоза мерӯбад.

## 26. АДАБУ ОДОБ

Аз беадабӣ касе ба мақсад нарасад,  
Зеро, ки адаб точи сари мардон аст.

---

<sup>30</sup>. Юсуф — қаҳрамони афсонавӣ, ки дар зебой ҳамто надоштааст.

Аз Луқмони Ҳаким пурсиданд, ки «адабро аз кій омұхтій?» Гуфт: «Аз беадабон»<sup>31</sup>.

Аз сурати холій як зарра сират бех.

а) Сурататро чій кунам, гар ту надорій сират,  
Кас ба як қав нахарад сурати бесиратро.

Ал-ҳаёю вал-имон<sup>32</sup>.

Изои мұғыннан ҳаром.

Гунахро узр шүяд, өмірде об.

Расвои хона бошу аз маърака не.

Як санг зи роҳ бардоштій, тухми адабро коштій.

Ҳар қавоне, ки беадаб бошад,  
Гар ба пирій расад, ачаб бошад.

Чон дар тани марди беадаб ларzon аст,  
Сад қон диҳию адаб ҳарій, арzon аст.

Чомаро ба тан надұхтаанд.

Бояд аз мардон адаб омұхтан.

*Аттор*

---

31. Ин зарбулмасал давом дорад: Ҳарчі беадабон кардан, ман накардам, — гуфтааст Луқмони Ҳаким.

32. Қасе ҳаёу имон дорад.

## 27. ЗАБОН ВА ОДОБИ СУХАН

Забон — тарозун ақл.

Мақол — зеби сухан.

Забона донӣ, дила меёбӣ.

Сад шаҳрба равӣ, сад сухан медонӣ.

Аввал таом, баъд калом.

Дурр шиканаду сухан не.

Забонро покиза ниғаҳ дор!

Забони покро ҳайф аст бисёр,  
Ки бо лафзи дурӯғ олуда созӣ!

Ба сухани нағз чони одам сер мешавад.

Забон дар чон худ монад, забон аст,  
Вагар нуқта зиёд ояд, зиён аст.

Забони сурх сари сабз медиҳад барбод.

Қиро забон на ба банд аст, пой дар банд аст.  
*Pӯдакӣ*

Забон устухон надорад.

а) Забон як порча гүшт.

Зарбулмасал — дар гап асал.

Сад мүшт ба як неш намеарзад.

Захри забон аз захри мор бадтар.

Захми табар мераваду захми сухан не.

Захми синон бар тан асту захми сухан  
бар чон.

Ба гапи нағз мор аз хонааш мебарояд.

Гап дар даҳон мисоли дур аст,  
К-аз даҳон барояд, олам пур аст.

Гапе, ки аз байни сй дандон барояд, ба  
сиюду даҳон мерасад.

Гапа кобй гап мебарояд, замина кобй об.

Кордон мурдааст, гапдон бурдааст.

а) Аз гап гап мебарояд.

Халқ ҳаст, гап ҳаст.

Калтак ба гүшт расад, сухан ба устухон.

Он чй дар дил аст, бар забон ояд.

Одама гүшташ ҳарому лафзаш ҳалол.

Шаҳрбандон ҳасту даҳанбандон не.

Ошро намаку одамро сухан.

Сухани ҳақ талҳ аст.

Сухан аз даҳони Лукмон хуш аст.

Харро халаю одамро гап.

Як гап сесаду шасту шаш паҳлу дорад.

Як гап чанд думчā дорад.

Ҳоксорӣ зиннати инсонист.

Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта (нукта) мақоме  
(маконе) дорад.

## 28. УМЕДУ ОРЗУ

Аз ҷони набаромада умед.

Ба умеди кабоб омадем, дидем, ки ҳар дӯе  
мекунанд.

Ба умеди шаби ҳафт, дилам аз худ рафт.

Ба умеди чоруки амонӣ,<sup>33</sup>  
Пота дар хок намонӣ.

Ба пои рафта умед.

---

33. Амонӣ — амонатӣ, ба орнат гирифташуда.

Ба умеди оши ҳамсоя турб матарош.

Бузак-бузак, намур, ки баҳор меояд.

а) Бузак-бузак, нумур, ки ҷави баҳорӣ  
мерасад.

Гови пир кунҷора хоб мебинад, гурба ҷарбу.

б) Гурусна ион хоб мебинад.

Дидагиҳо (хӯрдагиҳо) пушаймон, наидагиҳо  
(нахӯрдагиҳо) дар армон.

Дили кӯр ҳам ёр мекашад.

Дил даванд.

Асп лаванд.

Кӯр чӣ меҳоҳад? — Ду дидаи бино.

Дунё ба умед,  
Шайтон ноумед.

Ҳиндустон дур бошад, пойгаҳаш наздик

Зикри аиш — нисфи аиш.

Кам бошаду беғам бошад.

а) Қама тияду ғама не.

Қӯҳ ба қӯҳ намерасад, одам ба одам мерасад.

Мохро понздашаш сиёҳ, понздахи дигараш  
сафед.

Поёни шаби сиёҳ сафед аст,

Аз ноумедиҳо басе умед аст,  
Поёни шаби сияҳ сафед аст.

*Низомӣ.*

Одам ба умед зинда.

Орзуи дӯғро бо моҳтоб шикастаанд.

Орзу дар ҷавонӣ айб нест.

Пулам дар зоғ бошад, зоғ амон бошад.

То реша дар об аст, умеди самар аст.

Тӯйдор ба умед, ки Али ба равған рафтааст.

Як дари баста, сад дари кушода.

Ҳалво гуфтан катӣ даҳон ширин намешавад.

Ҳар чоро макун орзу

Як сангӯ як тарозу.

Ҳар рӯз ид нест, ки чалпак (ҳалво, кулча)  
хӯрӣ.

## 29. ФАЗИЛАТИ СОҲИБИХТИЕРИ

Иҳтиёр ба дасти бахтиёр.

Дил мекашад, по меравад.

Дил-дили Зайнаб.

Хари хочаву хирмани хоча.

Моро чӣ аз ин қисса, ки гов омаду хар гуфг.

Исо ҳам ба роҳи ҳуд, Мӯсо ҳам.

Шутурро ба мазор чӣ кор?

Ба харе, ки бор надорӣ, чӣ кор дорӣ.

### 30. БАХТУ ТОЛЕЪ

Бахт аз таваккал.

Таваккалия буҷулаш олҷӣ.

Бахт соҳиб намепурсад.

Бахт ба дасти бахтбар аст.

Ҳока гирад, зар гардад,  
Ҷӯба гирад, тар гардад.

Бахт—бахти аввал.

Бахт ҷӯӣ, марди майдон бош!

Духтар пир, бахташ мир.

Бахти камбағал бахти бойро мегалтонад.

## 31. НОБАРОБАРИ, НООМАДИ КОР

Аспро ёфтам даштро не,  
Даштро ёфтам, аспро не.

Бетолеъ агар кишт кунад, об наёбад,  
Хуштолеъро киштаву нокишта баробар.

Болои сўхта намакоб.

Болои дард чипқон<sup>34</sup>.

Болои мурда сад чўб.

Ман дузд шудам, маҳтобшаб шуд.

Қабки ачал нарасида ба дом намеафтад.

Умр агар хуш гузарад, зиндагии Хизр кам аст,

Вар ба нохуш гузарад, ним нафас бисёр аст.

Зиндагӣ ба муроди ҳама кас натавон кард.

Ҳар чое, ки санг аст, пеши бузи (пои) ланг  
аст.

Ман омадам ба дилхушӣ, аз пешам баромад  
ғӯзакашӣ.

Аз бечизӣ натарс, аз бекасӣ тарс.

Аз барф гурехта, ба борон воҳӯрдам.

---

34. Чипқон — калиман туркӣ, пучак.

Навбат, ки ба мо расид, «бале»-ро «бало»  
навишт.

Аз зоғ ҳам мондам, аз раззок ҳам.

Аз худ мондӣ, аз олам мондӣ.

Ба сар хоридан нохун надорад<sup>35</sup>.

Ба гадо чӣ диҳанд? — Харбузай каҷак.

Гадо бор ёбад, борҷога намеёбад.

Дастам намерасад ба гиребони орзу,  
Зоғон ҳӯранд меваи шоҳи баландро.

Дар дил ҳавасо дорам.

Дасти норасо дорам.

Чу рафт кор аз даст, дареғ суд надорад.

Зоғе бе доғе не.

а) Ҳар зоғеву як доғе.

Камбағалро аз болои шутур саг газидааст.

Рӯбоҳ ба харсавор вомехӯрад.

а) Ҳари кӯру оғили танг.

Гови кӯру оғили холӣ.

---

35. Киноя аз камбағалӣ.

Як умр кардам сұзанфурұшī, зиēд нашуд  
ризқу рүзі.

Хамқад ёфтаму ҳамдил наёфтам.

а) Қадам боин қад ёфтаму дилам боин дил не.

Сари беғавғо дар гүр.

Як сару сад хаēл.

Дар ноомади кор шиша сандон шиканад,  
атола дандон.

Кори шаб хандай рүз.

То тарēк аз Ироқ оварда шавад, моргазида  
мурда бошад.  
*Саъдӣ*

## 32. НОЧОРИЙ, НОБАРОБАРИЙ, ТАНХОЙ

Гушна ба шер мезанад.

Дар нестій чора нест.

Дев киро занад — муфлисро (ғарифро).

Қайк аз нам, шабушк аз ғам.

Лучай мешинонад, гүшнагай медавонад.

а) Лучай ба хона мекашад, гуруснагай ба дархо.

Лаб гуфт, ки омад, дахон гуфт, ки даромад,  
гулӯ гуфт, ки фаромад, шикам гуфт, ки: Чӣ  
буд, ки инсӯтар наомад?

Моли араб пеши араб.

Моргазидаро хоб мебараду гуруснаро не.

На хӯрдаву на бурда,  
Гирифтам дарди гурда.

Хонабардӯш як бинию ду гӯш.

Шутур хор хӯраду хор мироъат кунад.

Садаспаро ба якаспа кор афтодааст.

Саг ба чанда дармеафтад.

Яке зор, яке безор.

Панҷ панчаи ангушт баробар нест.

Аз Ҳиндустон умед асту аз гӯристон не.

Ачаб толеъ, ки ман дорам, ширам чурғот  
megардад,

Ба дастам қарчиғай афтад, ваям калҳот  
megардад.

Берӯзия, ки нон ба даҳонаш расид, биниаш  
хун мешавад.

Болини ғарибӣ аз санг саҳт.

Дасти шикаста кор мекунад, дили шикаста не.  
Як сарро чи бўстону чи гўристон.  
Ба ҳар бутта алоб афтад, худаш месўзад.  
Дар азохона ҳар кас ба мурдаи худ мегиряд.  
Ҳар касро поящ сўзад, худаш пеши об  
медавад.

### 33. НОИЛОЧИ, НОМУМКИНӢ

Аз беамакӣ хара амак,  
Аз бенамакӣ санга намак.

а) Аз тақозон замона шўраро гуфтам «намак»,  
Хирсро гуфтам «тағо»-ю хукро гуфтам «амак».

Замин саҳт, осмон баланд.

Зорӣ дораму зўрӣ не.

Будӣ доно мекунад, нобудӣ ҳайрон (гумроҳ).

Бошад, чихо кунам,

Набошад, чико<sup>36</sup> кунам?

Худама чико кунам,

---

36. Чико — чӣ кор.

Чархама<sup>37</sup> кучо кунам?

Беша бе шер не, дарё бе моҳӣ.

Хонаи гург бе устухон намешавад.

Бо «ҳалво» гуфтан даҳон ширин намешавад.

Дар ҳафт нашуд, дар ҳафтод,  
Олухча<sup>38</sup> ба замин афтод.

Мавиз бе думча не, одам бе номча.<sup>39</sup>

Мурғ бе пару одам бе ном намешавад.

Моҳ бе айб намешавад, ситора бе дум.

Мурда ба гӯр бе кафан намеравад.

Оби рехтаро бардошта намешавад.

Оринчро бо дандон газида намешавад.

Ҷуволи холӣ рост намеистад.

Мусулмонӣ дар шикамсерӣ.

---

37. Чархи ресмопресӣ.

38. Олухча — чор, манаҳ.

39. Номча — ба маънои лақаб. Дар байни мардум  
лақабмонӣ маъмул аст.

## 34. ФЕЪЛИ БАД, ЗОЛИМИ, БЕАДОЛАТИ

Аз бадон гар бадӣ омӯҳтӣ,  
Хонаи сад бегуноҳро сӯҳтӣ.

Аз дилозор ҳама безор.

Аз мор морбача мерӯяд.

Аспро дар охури хар бандӣ, хар мешавад.

Аҷали буз расад, иони чӯпона меҳӯрад.

а) Сага аҷалаш ояд, ба девори масҷид  
мешошад.

Ганда мурдан надорад.

Бадба пано нест, некба бақо.

Бадкирдор бадандеш бошад.

Бадҳоҳи касон ҳеч ба мақсад нарасад.

Ба хизмат — тӯҳмат.

Бо одами бад ҳамсоягӯр накунад.

а) Бо одами ганда ҳамхона кунаду ҳамсоягӯр  
накунад.

Гап дар ганда, шабушк дар ҷанда.

Гов мурад ҳам алои чашмаш намеравад.

Намади сиёҳ ба шустан сафед намешавад.

Гург гүсфандро хурад ҳам, даҳонаш хунолуд,  
нахурад ҳам.

а) Гург гүсфандро хүрэд, нахүрэд бадном.

Гург бүр аст, ҳамааш дарранда.

Гург бачаашро гургий ёд медиҳад.

Гуфтаи муллоро куну кардаашро не.

Гүшти хару дандони саг.

Лагади харро хар мебардорад.

Дарди бадро давои бад.

Давон қурут — оби чүш.

Дили одаткарда балои чон.

а) Феъли (хүн) бад балои чон.

Агар зи дasti ҷафо бар фалак равад бадхүй,  
Зи дasti хүн бади хеш дар бало бошад.

*Саъдӣ*

Тарки одат амри муҳол.

Оби ганда ба хандак.

Дар замини сүхта сабза мерүяд, рӯи сўзанда  
сиёҳ.

Девона гурез, ки маст омад.

Маст гурез, ки зармаст омад.

Забони бад төг дорад.

Калон күнй сагбача, гирад аз банди поча.

Сагбача калон шуду аз банди пой гирифт.

Күчахандону хонагирён.

Лабе, ки ханда надорад, шикофии девор аст.

Лоларо гуфта: «— Сняхдил буданат аз баҳри чист?

Гуфт: — «Холаш ин бувад ҳар кас, ки дар саҳро нишаст».

Ҳарчй күнй бар падарат,  
Ҳамон кашй аз писарат.

Накун ба падарат, мекашй аз писарат.

Нашъа гуфтааст: «Баъд аз сад сол ҳам девона шавй, аз ман дон».

Замина об вайрон мекунад, одама одам.

Чуйро об вайрон мекунад, одам одамро.

Одами бад чу каждум,  
Захр кунад ба мардум.

Сад рӯз дар машк андозамат, эй дӯғ, ҳамон дӯғу ҳамон дӯғу ҳамон дӯғ.

Сер бошй, дида наметавонанд, гушна бошй дода.

Хабаркашро мадех дар назди ҳуд чой,  
Ки дар як дам кунад сад фитна барпой.

Қаҳтии намак се рӯз.

Одами бадфеълу нодон,  
Зинда бошад, мурда дон.

Феъли саг ба соҳибаш маълум.

а) Феъли хара соҳиби хар медонад.

Феъли бад — коҳиши чон,  
Нафси бад — балои чон!

Ҳӯе (феъле), ки ба шир даромадааст, бо чон  
барояд.

Ҳӯи бад бар тан балои чон бувад,  
Мардуми бадхӯй кай инсон бувад.

Ҳӯе, ки ба шир дар бадан рафт,  
Он гаҳ биравад, ки чон зи тан рафт.

*Низомӣ*

Ҳӯи баде, ки дар табиат нишааст,  
Наравад то рӯзи қиёмат аз даст.

Ҳас(м) каму ҷаҳон пок.

Худозада бошу арвоҳзада не.

Чоҳкан зери чоҳ.

а) Бад макун, ки бад афтӣ,  
Чаҳ накан, ки худ афтӣ.

б) Чоҳкан осудагӣ аз ҷоҳ надорад.

*Эраҷ Мирзо*

Эй бародар, дур бош аз ёри бад,  
Ёри бад бадтар бувад аз мори бад.

Як гап задам дар масти,  
Дар қанчиғам<sup>40</sup> барбастӣ.

Усма мераваду қош мемонад.

а) Барф мераваду хунукиаш мемонад.

Ҳама одат мераваду одати бачагӣ не.

Аз машомам наравад одати тифлӣ ҳаргиз.

Гар ба тобут равам, ҷунбиши гаҳвора кунам.

Ҳар кӣ бадӣ кард, ба бад ёр шуд,  
Ҳам ба бади хеш гирифтор шуд.

Ҳавои бад нек мешаваду одами бад не.

Ҳаркӣ бо бадон бишнад, накӯй набинад.

<sup>40</sup>. Қанчиға — ин ҷо таҳтапушт.

Ҳамнишинат зоғ шавад, меҳӯрдагиат саргин.

Чои золим — чаҳаннам.

Ҳукми подшоҳ вочиб.

Мирӣ — хунхорӣ.

Аз нони амир мушти фақир беҳ.

### 35. БЕПАРВОЙ

Азроил чӣ парвои бачаи мардум дорад?

Болоро бод бараду поёнро сел.

Дунёро об зер кунад, мурғобиро чӣ ғам?!

Ду зан як ҷо шавад, вакти подагашт шавад.

Ёфтӣ чота, дароз кун пота.

Мана газад, туя чӣ ғам?

Ман нигарам, ту нигар, рӯзамон намози дигар.

а) Ман шину ту шин,  
Рӯз намози пешин.

Мо дар чӣ хаёлему фалак дар чӣ хаёл,  
Мо дар пан ободӣ, фалак вайронкор?!

Хари бакиро, чӣ бегонаю чӣ ошно.

Табари мардум зеркундааш аз санг.

Шикамсер чӣ парвои шикамгурусна дорад.

### 36. БЕҲУДАГҮЙ

Маҷоли сухан то наёбӣ зи пеш,  
Ба беҳуда гуфтан мабар қадри хеш.

*Саъдӣ*

Дарвозан шаҳрро баста мешаваду даҳани  
мардумро не.

Пон шишта гул оварад,  
Пон гашта...

Рафтам ба дарҳо, овардам хабарҳо.

Рӯи ғайбатчӣ — сиёҳ.

Ғайбати кас то битавонӣ, нагӯй.

З-он ки зи ғайбат биравад обрӯй.

То шаф-шаф гуфтана шафтолу гӯй.

Як пула ғап не, сад пула ғучола.<sup>41</sup>

Чу гуфтори беҳуда бисёр гашт,

Сухангӯй дар анҷуман хор гашт.

---

<sup>41</sup>. Ғучола — ин ҷо ба маънoin ҳарҳаша, ҷанҷол омадааст.

## 37. АЙБҔЙ, НУҚСОН

Айби худ аблаҳ набинад дар ҷаҳон,  
Бошад андар ҷустани айби қасон.

Аввал гиребони худ бибӯй.  
Баъд айби дигарон бичӯй.

Мора пӯсташ ало бошад, одама дарунаш.

а) Сиёҳин мол аз берун аст, одам аз дарун.

Ангура ҳӯру боғаша напурс.

а) Харбуза бихӯр, туро ба полез чӣ кор?

Аз паси мурда бад набояд гуфт.

Афтида ба лағжида меҳандад.

а) Беэзор ба почаканда хандидааст.

б) Буз гӯсфандада хандидааст.

Дег ба дег гуфтааст: рӯят сиёҳ.

а) Дег дега хандидааст, ки:  
— Таги ту сиёҳ!

Душман, ки айб наёфт, «думи сагат қаҷ» —  
мегӯяд.

Дех кучову дарахтон кучо?

Ман холама механдам, холам олама.

Күри худу бинои мардум.

Наханд ба хешат, ояд ба пешат.

а) Ханда накун ба хешат,  
Давида биёд ба пешат.

Шикану мағзаша бин, савор шаву раҳаша бин.

Айб дар ош не, дар мош.

а) Айб ар ош ё дар мош.

Айбро кій кунад? — маъюб.

Арӯс чӣ буд, ки гулмича баровард.

а) Бе ин чӣ будӣ арӯс, гулмича баровардӣ?

Гул бе хор нест, асал бе ору.

Қал агар табиб мешуд, сари худро даво  
mekard.

Қар ду бор механдад.

Кори девона — вожгун.

а) Кори девонаро худо буд мекунад.

Однамоҳи гули зард,  
Ҳама ҷояш пурни дард.

Чашмат кабуд бошад, аз сурма чӣ гила?

Чилмангушак<sup>42</sup> худаш чӣ, ки гӯшташ бошад.  
Шутур дура дидасту наздика не.  
Шутур кашиша намебинад, санбаққа паҳмиша.

### 38. БЕВАФОЙ

Аз дил биравад ҳар он ки аз дида бирафт.  
а) Мехр дар чашм.

Аспу зану шамшери вафодор кӣ дид?  
Дар хонаи симурғ сари мор кӣ дид?

Саги мовӯ ҷакиданаш дар ҷои дигар.

Бегона агар вафо кунад, хеши ман аст,  
Гар хеш ҷафо кунад, бадандеши ман аст.

*Хайём.*

Деги сиёҳ боло шавад,  
Хешу табор пайдо шавад.

а) Деги калона бор кун, хешу табора ёд кун.

Аз хеши дур ҳамсояи наздик беҳ.

Хеши сари серӣ — луқмаҳои панҷсерӣ.

---

42. Чилмангушак — паррандаи бисёр хурд.

### **39. БЕАДАБЙ, БАДГҮЙ, БЕНОМУСЙ**

Беадаб танҳо на худро дошт бад,  
Балки оташ бар ҳама оғоқ зад.

Аҳмади порина, савдогари Қармина.

Банд меканаду гиреҳаш мемонад.

Иллат равад ҳам, миннат намеравад.

Нахұди пеші қошук нашав.

Бетамиз рүй надорад, шарманда ҳаё.

Нони гандумй надорй, забони мардумй ҳам  
надорй?

Хофиз манаму бародарам меҳонад.

Бо дуои кўрмуш ҳаво намеборад.

Гапи дупўста — деги ношуста.

Гапи зишт таги хишт.

Оби ганда ба хандак.

Гапи бисёр як хара бор.

Ба бисмилло об ранг намегирад.

Дуздиню ғарй паси саргини хар.

**Ҳам ғарй ҳам пешгирий.**

а) Ҳам ғарию ҳам дуздию ҳам шолҳангй<sup>43</sup>

Номард занад лофи мардӣ.

Пушти ману табари қассоб.

Шарми гадо то дари аввал.

а) Гадо то як дара дидана.

Май ба масти мебарад, масти ба пастӣ.

Ҷон-ҷон хонаи мардум,  
На ғами нону на ғами ҳезум.

## 40. ХАСИСӢ

...Чашми танги дунёдорро.  
Ё қаноат пур кунад, ё хоки гӯр.

*Саъдӣ*

Аз гӯристон гузарад, як чӯб кам мешавад.

Аз пули хасис ситора наздик.

Аз навкисса қарз макун,  
Қарз кунӣ ҳам, харҷ макун.

Остони домулло аз зар шавад,

---

43. Шолҳангй — доду фарёди бехуда задан.

Ду чашмакаш ба дар шавад.

Аз қазо як кас зи хони мумсике нон бишканад,  
То қиёмат миннаташ бесанг дандон бишканад.

Хасисро чон додану нонашро шикастан  
баробар.

Аз кана мӯ мекана (д).

Аз оташаш гарм нашудам, аз нафасаш нарм.

Атон ўро ба лиқон ў баҳшидам.

Ба ҳарис гов диҳӣ, ба чашмаш гӯсола метобад.

Боғандада кағандаго.

Боғандада мурду кағандада наёфт.

Кулол дар мундӣ об ҳӯрдааст.

Устон кағандӯза занаш пойлуч.

Сӯзан ҳамаро пӯшонда худаш луч мондааст.

Чорасозон дар илочи кори худ бечораанд.

Буз күшту маро меҳмон кард,  
Худ ҳӯрду маро бадном кард.

Давлаташро фил бардорад, миёнаш бишканад,  
Ҳимматашро пашса бардорад, ба Ҳиндустон  
барад.

Дилаш, ки нашуд, «бандам орд дорад», —  
мегүяд.

Ин пулатба пишак офтобба намебарояд.

Моли мумсик насиби (хўроки) бебок.

а) Моли мумсик еми хирсу хук.

На худ хўрду на ба кас дод,  
Ганда карду ба магас дод.

Нофи худро худ буридааст.

а) Ҳеч кас нофи худашро худаш набуридааст.

Об дар чои сахтӣ менистад.

Пон мору шири мурғу нони мулло кас надид.

Сарфи зихна ду ҳисса.

Харчи мумсик дучанд.

Худама кушу бузама накуш.

Шиками гург сер шавад ҳам, чашми гург сер  
намешавад.

Чои хасис ранг намегирад.

#### 41. БАДНАФСӢ, ҲАРИСӢ

Аз паи ину он шуд,  
Дасти холӣ равон шуд.

а) Аз ин монда, аз он ронда.

Ба хұрдан, ки сер нашудій, ба лесидан сер  
мешавій?!

Дар хұрдан нақанг,  
Дар кор бұзи ланг.

Дақон — марди пақлавон.

Зи камхұрій чу оху дар паридан,  
Зи пурхұрій чу мохій дар тапидан.

а) Зи пур хұрдан ба рұзе сад бимирад,  
Зи кам хұрдан касеро таб нагирад.

б) Зи пур хұрдан ҳазорон мурда дидам,  
Зи кам хұрдан чу оху мепаридам.

Иллати мәрдүм зи пурхұрій бувад,  
Хұрдани пур тухми беморій бувад.

### *Низоміт*

Қамақак, ҳар дамакак.

а) Кам-кам хұру ҳар дам хұр.

Тандурустій агар ҳавас бошад,  
Андаке аз таом бас бошад.

### *Биной*

Кам хӯрдӣ, бурдӣ,  
Пур хӯрдӣ, мурдӣ.

Пур хӯрдию дам кардӣ,  
Умри худро кам кардӣ.

Ҳама дарди тан дар фузун хӯрдан аст.

*Асадии Тӯсӣ*

Коҳ-ку аз мардум, қаҳдон ҳам аз мардум аст?

Намехӯрам-намехӯрам, оши маро дар тағора  
каш.

Нафси бад-балон ҷон.

Нафси дунё оташи сӯзон бувад.

Тухмдузд уштурдузд шудааст.

Нимта ту те, нимта додарат,  
Хока хӯрад модарат.

Ош бошад, Қалъаи баланд<sup>44</sup> чӣ роҳ?

а) Палав будагӣ ҷоба Даҳбед<sup>45</sup> як қадам.

Панҷ панҷаро (даҳ ангуштро) ба даҳон  
маяндоз.

44. Қалъаи баланд — номи мавзеъ, деҳа дар ноҳияи Уротеппа.

45. Даҳбед — номи мавзеъ дар Самарқанд.

Сад чон фидой як шикам.

Беваю сагира ҳафт шикам дорад.

Хоҳӣ, ки шавӣ сер аз ош,  
Байни ду табақ муштарак бош.

Хӯрӣ, катта шавӣ, нахӯрӣ латта.

Шайтонро гуфтанд, ки: «Хок меҳӯрӣ?  
Гуфтааст: «Равған дорад?

Шикампо ба мақсад мерасад, ба манзил не.

Ҳар ҷо, ки ош аст,  
Кал фаррош аст.

Башӯй гирист, бешӯй гирист, духтари хона  
кӯри гириста.

## 42. ХУДБИНӢ

Аввал хеш — баъд дарвеш.

Айни барфи дудама — ҳама безор аз рама.

Айни ширу далама<sup>46</sup> — ҳама соҳиби рама.

Азони худ зери тагора,  
Азони кас ҳарҷо нағора.

---

<sup>46</sup>. Далама — фалла.

а) Аз они худ — «мон, ки мурам»,  
Аз они ҳамсоя — «биёр, хўрам».

Ба оши тайёр — баковул.

Ба худат, ки раво надидӣ, ба хешат ҳам раво  
набин.

Ҳар чӣ, ки бар хеш надорӣ раво,  
Бар дигаре низ набошад раво.

*Хусрави Деҳлавӣ*

Баъд аз сари ман офтоб ҳаргиз набарояд.

Тире, ки аз мо хато хўрд, нишонааш аз санг.

Бемор сиҳат шуданий бошад, табиб ба пои  
худаш меояд.

Буз дар ғами чону қассоб дар ғами чарбу.

Марги хар — тӯи сагон (зогон).

Мушро чонканию гурбаро бозӣ.

Буз нанолад, бузҷӯш бинолад.

Вақти хўрдан меҳр меравад.

Девона ба кори худ ҳушёр.

Деге, ки барои ман наҷӯшид, ба дарунаш  
хок ҷӯшад.

Боғбонро вақти мева ҳарду чашмаш кўр  
шавад,

Кўр шаваду кар шавад, овози касро нашнавад.

Дили ноҳоҳам, узри бисёр.

Дузд ҳам худо мегўяду соҳиби гов ҳам.

Дунё сўзад, сўзаду кабоби девона (дарвеш)  
пазад<sup>47</sup>.

Хари лўлия об деху пулашро гир.

Кў мегўяд, ки дўғи ман турш.

Мурдаро монда, тутхўрӣ.

Ҳамаро мон, аммаро меҳмон.

Хара хандаю буза бозӣ.

Оча оғояку бача гадояк.

Рӯ руждаку<sup>48</sup> таҳ ҳароб.

Хеши зан, қайла бизан,  
Хеши шӯ, дега бишӯ.

Шароби муфтро козӣ ҳам хўрдааст.

---

47. Ин зарбулмасалро ба Машраб инсбат медиҳанд. Гўё Машраб пораи гўштро назди чанд кабобпаз мебарад, ки пухта диҳанд, онҳо гўё рад мекунанд. Машраб ба худо муроҷнат мекунад. Офтоб як кади найза поён фуромада, кабоби девонаро мелазад.

48. Руждак — ҳамвор, зебо.

Яке ғами мурдан,  
Яке ғами хұрдан.

Хар кас гази худаш катің чен мекунад.

Хар кас алобро болои кулчай худ мекашад.

Хар кас дар оина акси худашро мебинад.

Хар кас дасты равғанинашро ба сари худаш  
мемолад.

Хузур ҳузури безанй, фатир кунй, танқо залй.

### 43. КИБРУ ФУРУР

Аз асп фарояд ҳам, аз узангу намефарояд.

Аз болои шутур алаф медаравад.

Аз худ рафтй, аз ҳалқ рафтй.

Мағрур аз ҷамоат дур.

Чархи тұбинақ<sup>49</sup> пас аз чанд пинак<sup>50</sup>.

Бачай Алишерам, аз ҷаву гандум серам.

Бузи сарсари санг, хұроки гургу паланг.

Буруташро табар намебурад.

---

<sup>49</sup>. Тұбинақ — урчук.

<sup>50</sup>. Пинак — ғанаб, лақзае хоб рафтан.

Ба хонаи худат тилмоҷ<sup>51</sup> намебурию ба хонаи  
дигар угро мебурӣ.

Гаҳворааш аз осмон афтодааст.

Гови бешир овози баланд дорад.

Даҳонаш пурхуну забонаш як кулоч.

Зан кор кунад, мард лоф занад.

Корам ба кал афтод, кал ҳам ба ноз афтод  
Қӯса ба бериш хандидааст.

а) То риш набарорӣ, ба қӯса наханд.

Лофи бехуда — сухани сари қӯча.

Лоф дар ғарибӣ, тика (навола) дар торикий.

Зоғе агар ёбад гуле,  
Худро шуморад булбуле.

Манам паҳлавони сари деги ош,  
Кунам лашкари пашшаро пош-пош!

Мурғеро ту күштай, ман кайҳо пар кандаам!

а) Ман аз осиёб омадаму ту мегӯй, ки  
дӯл холӣ.

---

51. Тилмоҷ — наъни хӯрок, ки аз ҳамир тайёр мекунанд.

Номи калону дехи вайрон.

Нона калон газу гапа калон назан!

Одами булхавас, не ба худу не ба кас.

Пушташ бўи гахвора мекунад, даҳонаш  
бўи шир.

а) Аз даҳонаш бўи шир меояд.

Рӯбоҳро об мебараду думашро сих мегирад.

Сағира, ки масть шуд, арзана тирамоҳ мекорад.

а) Камбағал, ки бой шуд, пеши танӯр харакӣ  
меравад.

Хар ҳамону пордум (полон, тӯқум)-аш дигэр.

а) Хари кирмину тӯқуми рангин.

Худам шоҳу табъам вазир.

Пушти хонаат қўштанӯру суфраи қоқат ба хок.

а) Нони хўрданӣ надораду номи кучукаш  
«Марҷон».

в) Сар то сари бозор шўрабичак,  
Кисаба пул нест, дастҳо ҳакачак.

г) Як пул ба кисса нею такаббур дар осмон.

Шұлаш<sup>52</sup> аз таги дос халос шуд, худашро  
арғувон меномад.

Шутур гуфтааст: Агар ҳамин қаңиям набошад,  
хушрой дунёям.

Агар буз хирман мекүфт, ҳочати барзагов  
набуд.

Хуммаси модагов аз пушти барзагов аст.

#### 44. ҲАСАДУ ТАМАЬ

Боги баҳил гул кунад ҳам ғұра намебандад.

Дузд бой намегардад.

Сер бошй, дида наметавонад, гушна бошй,  
дода.

Чашми ҳасуд күр.

Аз ман буду аз ту шуд,  
Заҳра бидеҳ, дору шуд.

а) Аз они ман буд, аз они ту шуд,  
Заҳра дех, ки дору шуд.

Аспро наъл кардаанд, қурбокқа ҳам пояшро  
бардоштааст.  
Бечоран чоргова,

---

52. Шұлаш — буттан қавони аргувон.

## Орзуманди дӯғоба.

а) Холаи чоргова,  
Ба умеди дӯғоба.

Гурба беҳуда ба офтоб намебарояд.

Гов омад, гӯсола мекезад.

Гурба мушро аз барои худо намегирад.

Мурда аз гӯр хоколуд меояд.<sup>53</sup>

Мӯрча ҳам ба чарбу медавад.

Саломи дӯстон бе тамаъ нест.

Такка бошаду шир диҳад.

Гар ҳама Хотами тойе бошад,

Тамаъ аз халқ гадой бошад.

То бача гиря накунад, очаш шир намедиҳад.

Хонам биёй, чӣ меорӣ?  
Хонат равам, чӣ медиҳӣ?

Хорӣ зи тамаъ хезаду иззат зи қаноат.

53. Дар мавриди бо дасти холӣ ба меҳмонӣ рафташ ва аз меҳмон ҷизе тамаъ доштан гӯянд.

## 45. БЕБАКОЙ

Аз шафтому бөг накун, аз буз мол.

Давлат — чирки даст.

Күза лаби обба ҳар бор сиҳат рафта, сиҳат намебиёд.

а) То кай коса ба лаби күза бутун рафта  
мөояд?<sup>54</sup>

Моли мурда — паси мурда.<sup>54</sup>

Хасе бек аз касе.<sup>55</sup>

## 46. БЕАДОЛАТИ

Аз осмон ҹав борад ҳам, еми ҳар нимча.

Арзана гунчишк хүрад, калтака (лумба)  
бедоча.

Дүнё, ки ба дasti нокасон розӣ шуд,  
Қурбокқа раису магасон қозӣ шуд.

Об овардагӣ хору зору күза шикастагӣ азиҳ.

Ҳалвоя ҳаким хүрад, шаллоқа ятим.

Гардам кори худоро,  
Як бому ду ҳаворо.

---

54. Бақо надорад.

55. Дар ҳисбати бебакоин умрэ ҳисоб.

Исунаки бом сарморо,  
Усунаки бом гарморо.

Саги ганда аз гандумбирён ҳам тамаъ дорад.

Хурӯс дар ҳама чо як хел бонг (чег) мезанад.

Дасти зӯр боло.

Аввал худама чо кунам,  
Баъд ба ту чихо кунам.

Аз тургак танҳоню аз рӯбоҳак шарикӣ.

Саг меҷакаду корвон мегузарад.

Аз нохуни паланг чӣ нӯксон ба пои фил,  
Тоҷи хурӯсро чӣ ғам аз нӯли мокиён.

Аккоси сагон кам накунад ризки гадоро.

Бедил, ту маяндеш зи ғавғон рақибон,  
Қ-овози сагон кам накунад ризки гадоро.  
*Бедил.*

Бой пӯшад: — Муборак! Камбағал пӯшад:—  
Аз кучо ёфтӣ?

Даҳонаш кач бошад ҳам, бачаи бой гап занад.

Дидӣ, ки нашуд, мон, ки равад.

Дузди зӯр соҳиби гова бастааст.

Дурро ба санг ҹанг наандохтаанд.

Зүр аз зүрии худаш миннатдор.

Холо ту бо собуни ман чома нашустай!

Кихо кашанд ҹабру ҹафо,  
Кихо кунанд кайфу сафо.

а) Ба кӣ кайфу ба кӣ ҳайф.

Гушна дар хона, садақа ба берун.

Дарахти зулм бако надорад.

Дунёй дунг-дунг, зоғон нӯлчунг.<sup>56</sup>

Кори беваву сағира ба назар наметобад.

Дар дунё намонд шеру паланг,  
Ҷаҳонро гирифт рӯбоҳи ланг.

Калам заду кӯрам зад, пасмонда кулӯҳам зад.

а) Ишам заду ушам зад, пасмонда шабушам  
зад.

Баҳт киро додааст? — Духтари подабонро.

а) Баҳт кучо меравӣ?  
Пеши лабу лаҳт.

---

56. Нӯлчунг — нӯлболо, мағрур.

Кала бахт, кӯра бахт, мурдаҳои гӯра бахт.

Кундакафон як тангаю инчобизан сад танга.

а) Табарзан яктаю инчобизан садта.

Моҳӣ аз сараш бӯй мегирад (ганда мешавад)

а) Моҳӣ аз сар ганда гардад, на зи дум.

Об аз сар лой бошад, то охир лой.

Кордон мурдаст, гапдон бурдаст.

Қӣ хондаву кӣ ронда?<sup>57</sup>

Коре кунамат, ки муш дар ҳакқи саноч  
накардааст.

Зӯрӣ қолаб надорад.<sup>58</sup>

Зӯри бехуда миён мешиканад.

Навомада, кӯҳнаро берун кард.

Мушаки беруна дарунаро рондааст.

Мушт ба дарафш тӯғрӣ (рост) намеояд.

Сагро зӯрӣ шикор бурда намешавад.

Овозаи Рустам беҳ аз Рустам.

57. Ҳонда — шахси хондагӣ, вале бе таҷриба.

58. Зӯриро андоза кардан имкон надорад.

Санги осиёб дар сари чилики<sup>59</sup> зўр гардон аст.

Санги вазнинро бардошта натавонӣ,  
бӯсааш кун.

Пулдор хўрад кабоб.

Бепул дуди кабоб.

Сер аз дили гурусна чӣ хабар дорад?

Савор аз ҳоли пиёда чӣ хабар дорад?

Ятим нони худаша меҳӯраду миннати каса  
мекашад.

Шер зад, рӯбоҳ хўрд.

Ҳар ҷо, ки парирӯест, деве бо ўст.

#### 47. ҚАДРНОШИНОСӢ, ҚҰРНАМАҚӢ

Дар дунё одам намонд, буза Абдукарим  
ном карданд.

Ангур, ки пухт: «Хо Мулло Карим».  
Ангур, ки тамом шуд: «Чинӣ Карим».

Бузи гаргин шохаш заррин.

Бузи мурда шохи заррин.  
Гов баъди мурданаш сершир мешавад.

---

59. Чилик. — лелак, ангушт.

Дар зиндагӣ хурмои тар, баъди мурдан  
саночи зар.

Пас аз мурдан кал бирешиммӯй мешаваду  
кӯр бодомчашм.

Кал мурад, ғолиямӯй,  
Кӯр мурад, наргисчашм.

Хари мурда наъли заррин.

Қадри неъмат баъди завол.

Қадри тани сиҳатро бемор медонад.

Зеби боғ аст дарахти ҷавон,  
Чу пир шавад, бибурадаш боғбон.

Мискино бемор шаванд,  
Чӣ касо пайдо шаванд?!

Оби дари хона қадр надорад.

а) Оби дари хона (чиркин) тира.

б) Духтари ҳамсоя (хилмини) хира.

в) Сад баҳр агар захира гардад,  
Оби дари хона тира гардад.

### *Саъдӣ*

Як ҷо дору як ҷо пору.

Ҷонам аз тан баромад,  
Хешам аз дар даромад.

## 48. НОИНСОФИ

Алами Исоро аз Мӯсо мегирад.

а) Алами(ошро) ашшаро аз пашша (мош)  
мегирад.

Ба номи манӯ ба коми ту.

Зӯрат ба хар нарасад, бизан пордумашро.

Хишти бутун таги замин, нимхиштиҳо рӯи  
замин.

Бедастро даст надиҳаду калбузро шох.

Гург ба куштан сер.

Чеши акраб на аз пай кин аст,  
Иқтизи табнаташ ин аст.

*Саъдӣ*

Ба дарахти мевадор санг мезананд.

Дод гӯям, мезанано, дод нагӯям, деги  
масcidро мебарано!

Қайк гуфтааст, ки ба дasti бино афтаму ба  
дасти кӯр не.

Раҳмат ба кафандузди аввалий.

## 49. НОТИФОҚӢ

Биннӣ набошад, чашм ҷашмро мекобад.  
(мехӯрад).

Гадо — дүшмани гадо.

а) Бувад ҳампеша бо ҳампеша душман.

Гург бо гүсфанд ошной надорад.

Ду подшоҳ дар як мулк (иқлим) нағунчад.

Ду хар дар як охур ҷав нахӯрад.

а) Ду калла дар як дег намечӯшад.

б) Ду тарбуз дар як бағал (даст) намеғунчад.

Кадбону ду шуд,  
Зувола гум шуд.

Кадбону бисёр шавад, ош (бенамак) хом  
мемонад.

Дар хона ду (хафт) кадбону,  
Хокрӯба то зону.

Хок ёбӣ зи пой то зону,  
Хонаеро, ки дуст кадбону.

### Саноӣ

Чӯпон гала шуд,  
Даҳони гургон яла шуд.

Қассоб дуто шавад, мол ҳаром мемурад.

## 50. БЕТАМИЗИЙ, БЕФАРОСАТИЙ, ФИРЕБГАРИ

Ба гадо рӯи хуш додӣ, соҳибхона мешавад

Бефаросат ба фалокат меафтад.

Гадоро даст додӣ, оринҷ меқапад.

Саллая биёр гӯй, каллая меорад.

Кори шаб — хандаи рӯз.

Пирию хартозӣ.

Ҳар хара мефармояд,

Ҳар гӯшу думаша.

Қалавур сагша фармуд, саг думша.

Ханда, ки аз дил накӯшояд гирех,

Гиря аз он хандан бевакт бех.

а) Хандаи бисёр писандида нест,

Гиряи пур маслиҳати дида нест.

Хирс бозӣ-бозӣ бачаашро куштааст.

Шукри неъмат пас аз заволи неъмат-

Якта аз боғу якта аз роғ.

Як биханду ду биханд,

Эй холай бехудаҳанд.

а) Ҳираҳандо — ҳираҳанд,

То кас нахандад, ту маханд.

Бетамизӣ бисёр шуд, дев ба қурбокқа  
хушдор шуд.

Ақли чӯрӣ баъди пешин медарояд.

Гар ба дил завқе надорӣ, синаҷунбонӣ чӣ суд?

Гӯсолаи рихин подаро меолонад.

Яке олудае бошад, ки шаҳреро биёлояд,  
Чу аз говон яке бошад, ки шаҳреро кунад  
рихин.

*Pӯdakӣ*

Хар рафт Маккаю Мадина,  
Омад ҳамон хари қадима.

а) Хари Исоро агар ба Макка баранд,  
Чу баргардад, ҳамон хар бошад.

*Саъдӣ*

Хари хочаву хирман хоча.

а) Ба харе, ки бор надорӣ, чӣ кор дорӣ?

Хар чӣ донад қимати (ҳикмати) қанду набот,  
Тӯрбаи каҳ бошаду кунҷи работ.

Қайла аз мазза гузашт.

## 51. ТАНБАЛЙ, БАХОНАЦҮЙ

Аз бекорй кадукорй (хархүсонй).

Аз бекор ҳама безор.

а) Аз одами бекор худо безор.

Аз хари бекор чй гилаю чй озор

Те, ки хурам, зан, ки мурам.

Тобистон гирди ҳавзи серсоя, зимистон дар  
хонаи ҳамсоя.

а) Тобистон кучо бүдй? — Таги тути бедона.

Шутур ҳама борро бардоштаасту элак  
монданба лангидааст.

Ғафсии нону тунукии корро мекобад.

На риштаву на тофта, аз баҳри худо ёфта<sup>60</sup>.

Ҳама эшон шавад, деҳқониро кй мекунад?!

а) Ҳама мулло шавад, подаро кй мепояд?!

---

<sup>60</sup>. Дар мавриди муфт ба даст омадани чизи мухиме гүянд.

Баҳонаи зани беҳунар — ҳезуми тар.

Ба элак рафта шӯ кардааст.

Элак баҳонаю дидор ғанимат.

Дилиги ноҳоҳам — узри бисёр.

Хинду хун дид, лӯлий бача.<sup>61</sup>

Ба сад гӯлах алоб мемонад.

Бо чормағзи пӯч бағал пур меқунад.

Бинад бозӣ, (шӯҳӣ) набинад дуздӣ.

Обро лой карда моҳӣ мегирад.<sup>62</sup>

Камбағала кӯчону чизаша бин,

а) Як бечораро күштанд, чил ман равған  
(чарбу) кардааст.

Ҳам аз қад (тор) мезанад, ҳам аз бар (пуд).

## 52. ДУРӮҒГӴЙ

Дурӯғгӯй — душмани худо.

Пайғоми лаъли ёр набуд аз рақиб рост,  
Ҳар ҷо дурӯғгӯй бувад, душмани худост.

*Мушиғиқӣ.*

---

61. Гӯё хиндуро хун ва лӯлиро бача ба воҳима меорад.

62. Дар ҳакки одамони корчаллон гӯянд.

Дурӯғгӯйро то дари хонааш.

Умри дурӯғ — кӯтоҳ.

Гапи дурӯғ по надорад.

Дүрүгчі бе пардозчі намешавад.

Дурӯғүйро гапи росташ ҳам зоеъ меравад.

Дүрүф шеван мұноғиқон аст.

Дурӯғ — чароғи бефурӯғ.

Касеро, ки бошад забони дурӯғ,  
Чароги дилашро набошад фурӯғ.

Безорам аз ин дурӯғ гуфтан,  
В-ин гавҳари бефурӯғ суфтан.

Хилолӣ

### 53. ДУРУЯГИ

Лз рӯ шона,  
Аз таг фонда.

Ҳам ба мех мезанад, ҳам ба наъл.

Ба дил мадда, дар лаб ханда.

а) Ханда мебинй ба лаб в-аз гирияни дил  
гофилий,  
Хонаи мо андарун абр аст, берун офтоб.

## 54. ХОМХАЕЛИ, ШИТОБКОРИ

Арзани нокошта, хай-ҳай гунчишкон.

Бача дар сафар — номаш Музaffer.

а) Гӯсола дар шиками гов,  
Соҳибаш кўканан<sup>63</sup> битов.

Набардошта, чил ман нагӯй.

Гапи хона ба бозор рост намеояд.

Гурба аз саросемагӣ бачаашро чапла  
зондааст.

Дар шаҳхона<sup>64</sup> ҳеч гап нею дар хонаи арӯс  
тӯй.

Пеш аз пода чанг.

Пеш аз тӯй нақора.

Ним дар дӯлу ним дар чоҳ.

Тар буридӣ, сар буридӣ.

Тушбераро хом машумор!

Баракати дарав дорнию аз дарза не.<sup>65</sup>

Холаи ҳамакора, ҳама кораш нимкора.

63. Кўканан — банд.

65. Серҳаракати камбаракат.

Як аспхар девонаву як зангир.

Чи аспхару чй зангир,  
Девонаи безанцир.

Чашми дилдода (ошик) күр аст.

На тоқати гармо,  
На тоқати сармо.

## 55. СИТЕЗА

Ба кайк ситеза карда пўстина алоб назан.

Гила — додари чанг.

Ҳар кй ба ҳалқ ситезад, обрўи худ бирезад.

## 56. МУКОФОТИ АМАЛ

Аз мукофоти амал ғофил машав,  
Гандум аз гандум бирўяд, ҷав зи ҷав.

Ангурдуздро дорӣ, доманашро пур кун,  
Харбузадуздро дорӣ, дасташро бур.

Бузро ҳам аз пои ҳудаш меовезанд, гӯсфандро  
ҳам.

Дараҳт гуфтааст: «аз табар чй гила, ки  
дастааш аз ҳудам аст.

Дуздро қаракчӣ зад.

Морбозро мор мекушад, оббозро об.

Қабк аз даҳони худ тир хӯрдааст.

Об гуфтааст: «Оббозро гирам, обдон аз они худам».

Шиновар дар тунукоб мурдааст.

Туф кунӣ ба боло ба рӯи худат меафтад.

Үзри бадтар аз гуноҳ.

Як бор частӣ, малаҳак,  
Ду бор частӣ, малаҳак,  
Охир ба дастӣ, малаҳак.

Хиштгир хишташро мегираду лойгир лояшро.

а) Ошхӯр ошашро мехӯраду оталахӯр  
оталаашро.

Худкардаро даво не, вовайлои пинҳонӣ.

Чизи (гапи) худ — дарди сари худ.

б) Бе дарди саре нишаста будам,  
Пул додаму дарди сар ҳаридам.

Ҳар қас кунад, бар худ кунад,  
Хоҳ нек кунад, хоҳ бад кунад.

Калро бахт, күрро бахт, нағзакон бебахт.  
Бар дигаре чи суд кунад?  
Чохи зақан бар худ кунад.

## 57. ХУШОМАД ВА ПОРА

Зар бар сари пүлод ниҳй, нарм шавад.  
Кулӯхи хушк ба девор намечаспад.  
Пора сангি хораро об кардааст.  
Осиёб болон дона мегардад.  
а) Об болон дона мегардад.  
Ба холам диҳам пора,  
Холам маро дӯст дора.

Хушомад ба пайғамбари худо гуфтам, хуш  
омад.  
Ҳезуми тар аланга надорад.

Пешфолӣ аз пеш, дуо паи ширеш.

## 58. АДОВАТ, ДУШМАНИЙ, КИНА

Душманат гар пашша бошад, камтар аз  
филаш мадон!  
Забони душман ширин мешавад.

Ишкамба гӯшт намешаваду бегона (душман)  
дӯст.

Дареро занӣ якдаста, даратро зананд дудаста.

а) Назан дарамро, назанам даратро.

б) То накӯбӣ дарамро, накӯбам даратро.

Аз кина кина меҳезад, аз меҳр меҳр.

а) Диљро ба дил раҳест дар ин гунбади  
сипеҳр,

Аз рӯи кина кинаю аз рӯи меҳр меҳр.

*Саъдӣ*

Миёни мо ҳаме кина набояд,  
Ки кин бо дӯстон некӯ наёяд.

*Фаҳриддини Гургонӣ*

Чун ғараз омад, ҳунар пӯшида шуд.

## 59. ҚАСОФАТ

Қасофати як ба даҳ, даҳ ба ҳазор.

Қадами номубораки Маҳмуд,  
Гар ба дарё расад, барорад дуд.

а) Аз дasti як шум,  
Сӯзад шаҳри Рум

То сулҳ тавон кард, дари ҷанг макӯб.

Оташ чу барафрӯхт, бисӯзад тару хушк.

Аз дасти як қасофат чил маҳалла сӯхтааст.

Ҳар ҷо, ки расад суми аспи қатаған,  
Не мурда каған ёбаду не зинда ватан.

а) Дар беша алоб афтад, тару хушк баробар  
месӯзад.

б) Дар беша алоб афтад, на тар пояд. на  
хушк.

Ҷангро ба саг фармудаанд.

## 60. НОДОНӢ

Аз девона пурсидаанд, ки моҳ ҷанд?

Аҳмақ гап заду девона бовар кард.

Аҳмақ хурду калон надорад.

Бо нодон дӯст нашав, бо лаққӣ ҳамгап.

Нодон кор наёбад, бекор ош.

Нодон ба кори худ ҳайрон.

Аз айрон ош намешавад,

Аз нодон сар<sup>66</sup> намешавад.

---

66. Сар — роҳбар, сардор.

Дар даҳани мурда калима маяндоз.

Дарро задам, девор кафид.

Дарс агар мушкил бувад, нодонро хоб овард.

Гар надонӣ ҷои ҳар бастани хеш,  
Ҳам гардани ҳар бандӣ, ҳам гардани хеш.

Гапи ҳақ бар гӯши ҷоҳил мисли тири  
паррон мерасад.

Гӯшти ҳудро бо дандони ҳуд меканад.

Кори нодон — таваккал.

Насибахӯр насиба меҳӯрад, аглаҳ ғами  
беҳуда.

Одамизод — шири ҳомхӯрда.

Хуб шуд доно бимурду рӯи нодонро надид,  
Ҳайфи доно мурдану сад ҳайфи нодон зистан.

а) Гуфт Афлотуни доно вакти мурдан як  
сухан,  
Ҳайфи доно мурдану сад ҳайфи нодон зистан.

Ҳамдами дев бошу ҳамсӯҳбати нодон не.

Ҷони нодон — дар азоб.

## 61. БЕХУНАРИ

Бехунарро гуфтанд: «Ракс кун». Гуфт:  
«Пойгаҳ танг».

На зани ин дунёеву на марди охират.

На гови ширдор шудӣ, на буққаи шохзан.

Саг нолонк бошад, рӯбоҳ бом ба бом  
мегардад.

Хара чиву шабчарӣ чӣ?<sup>67</sup>

Чашм набошад, пешона чиро мебинад?

Шайхро хунар нест, хонақоҳ танг.

Шутура гуфтам, ки ғамза кун, полеза вайрон  
карду рафт.

Нокардакор, тура ба ин кор чӣ кор?

Қадами аввал — лӯкка.

Бехунар ҳар ҷо равад, рӯзаш намози  
дигар аст

Буз агар хирман кӯбад, ҳоҷати барзгов набуд.

Булбул зи хунармандӣ гирифтори қафас шуд,  
Аз бехунарӣ фароғате дорад зоғ.

---

67. Хар шаб чарад, луқман гургон мешавад.

Дасти бехунар — кафши гадой.

На ҳама нон гул мезанад.

Шахси бехунар — дарахти бесамар.

## 62. ИСРОФКОРИЙ

Бо нүги сүзан чамъ карду бо панчшоха бод  
дод.

Обмүрй аз боғ калон.

а) Даромад ҳаждаху харочот бис..

Нони харида, чуволи дарида.

Моли муфт — дили бераҳм.<sup>68</sup>

Ҳастай мекунад масть,  
Нестай мекунад пасть.

## 63. БАДГУМОНИЙ

Гумон аз имон чудо мекунад.

Дузд якто, гумонбар садто.

Мисли девори намкаш,

Ҳар гапа ба худ накаш.

68. Ба чизи муфт ба дастомада дил намесүзад.

## 64. АВЛОД

Кола (мол) ба зоташ {сохибаш} наравад,  
харом аст.

Қавар ба бехаш мекашад, тарра<sup>62</sup> ба тухмаш.

Хола омад, гули лола омад,

Амма омад, дарба танба омад.

Тағо ба чои ҳафт падар.

## 65. ХЕШУ БЕГОНА

Гилемата ба худӣ фурӯшу дар гӯшааш шин.

Гӯштро аз нохун чудо карда намешавад.

Мурғ бо пару бол, одам бо хешу табор.

Барги дарахт, таги дарахт.

Домоддорӣ — бемордорӣ.

Чигар чигару дигар дигар.

Бегона то хӯрдана, худӣ то мурдана.

Хешӣ ба хешӣ, савдо ба мурод.<sup>70</sup>

---

69. Тарра — сабча, бодиринг.

70. Ба маънои хешӣ ба роҳи худу савдо ба роҳи  
худ.

а) Хешій хешию савдо бегона.

Хисоб چав-чав, баҳшиш лак-лак.

Чон<sup>71</sup> ба ҷон месӯзад, шикам ба нон.

## 66. ҲУСН ФИЗО МЕХОҲАД

Аспи ем ҳўрдагӣ монда намешавад, зани  
пардоз кардагӣ пир.

Зани беноз — оши бепиёз.

Духтар хушрӯ бошаду бача гургрӯ.

Фатира рӯй духтара мӯй.

Ҳусн ҳусн нест, одоб ҳусн аст.

а) Ҳусни духтар одоби ўст.

Ҷамоли хубрӯёнро худо ҳам дӯст медорад.

Ҳусну ҷамол ошу нонат намедиҳад.

Хушрӯгиро дар табақ намегузоранд.

Ошиқ ҳамон аст, маъшуқа хуш кунад.

Барои ошиқ Бағдод дур нест.

71. Чон — ин ҷо ба маънӣон хешу табор.

## 67. ИНТИХОБИ АРҮС

Арүс чӣ гуна — модарапӯс намуна.

а) Духтар чӣ гуна — очаш намуна.

б) Ончунон модар — инчунин дұхтар.

Роҳаша бину аспаша гир,

Очаша бину дұхтараша гир.

Қарбос харӣ, ба милкаш нигар,

Дұхтар гири, ба очаш нигар.

Гала куну сара кун.

Мушт — намунаи хирвор.

Зан гири, дида гир,

Асп гири, зада гир.

Боғ гири, құяша бин,

Зан гири, күяша бин.

Обаки қавс дардба даво,

Әраки нағз корба даво.

а) Ҳавлӣ харӣ, ба құяш нигар.

Дұхтар гири, ба мұяш нигар.

Хамирро мушт, дұхтарро пушт.

Остонаи дұхтардор баланд.

Хушрӯ хушрӯ не, дўстдошта хушрӯ..

а) Лайлиро ба чашми Мачнун бояд дид.

Домод — вакили харц, арӯс — бонуи хона.

Зангирий — савдои умр.

Зангирий осону осиёбравиҳо дорад.

Молро аз молдор бигириу занро аз қавмдор.

Шаби тӯй зан хуш накун, рӯзи борон асп.

## 68. ОИЛА ВА ТАШКИЛИ ОН

Гадо бошу чудо бош.

Чанги зану шӯ, санги лаби ҷӯ.

Ба ҷанги зану шӯй санҷакдарӣ (остонаи дар)  
хандидааст.

Додару ҳоҳар ҷанг карданӣ, соддалавҳон  
бовар карданӣ.

Девори мардум пуштатро гарм намегираад,  
зани мардум ҷогаатро.

Зану шавҳар — ҷуфти гов.

Ҳоки зану шавҳарро аз як ҷо гирифтаанд.

Лоиқ ба лоиқ нахандад ҳалку ҳалоиқ.

Кафлес дар дасти бибикалон.

Оила хусн бошад, фарзанд холи вай.

Чумчеки чўбин, ошакаш бамаза,

Хок ба сари келин, бачакаш бамаза.

Мард нахроб, зан — гирдоб.

Мард ба ҳайбату зан ба иззат.

Миёни зану шў машав кали мурдашў!

Модар шавҳар кард, модарандар шуд, падар

зан гирифт, падарандар шуд.

а) Модарам буд модарандар шуд,

Падарам буд, падарандар шуд.

Боча бочая дўст медорад, пиргов кунчорая.

Хушдомани нағз домода дўст медорад,

Хушдомани гандаро худо бардорад.

То хона (соя)-и домодба шиштана (гаштана)

сояи деворба шин.

Хонадомод аз хонаи ҳудхуд бадбўйтар аст.

Кудо шудӣ, чудо (худӣ) шудӣ.

Авусун<sup>72</sup> ба авусун лахча (санг) мепартояд  
(мепарронад), палонҷ<sup>73</sup> ба палонҷ пахта.

---

<sup>72</sup>. Авусун — зани бародар.

<sup>73</sup>. Палонҷ — кундош.

а) Кундош — рӯ ба рӯ,  
Авусун мӯ ба мӯ.

## 69. ЗАН

Дар хонае, ки зан нест, як сӯзан нест.

Зан — вазири мард.

Зан бӯстони зиндагӣ — фарзанд меваи вай.

Зан (чароғи) сутуни хона.

Ёри бевафо, ба ҷонаш чафо.

Духтар хӯрда ба шӯй равад,  
Кампир хӯрда ба гӯр равад.

Қелини бой шудана, духтари камбағал шав.

Зани бебачча — ҷарху сабатча.

Лаззати дунё зану дандон бувад,  
Бе зану дандон ҷаҳон зиндан бувад.

Марда мард мекардагӣ ҳам зан, номард  
мекардагӣ ҳам зан.

а) Зани қобил марди ноқобимро қобил  
мекунад.

б) Зани оқилаи порсо кунад марди дарвешро  
подшоҳ.

в) Хоксорат мекунад, зан мекунад.  
Тоҷдорат мекунад, зан мекунад.

г) Хок бар сар мекунад, зан мекунад!

Тоҷ бар сар мекунад, зан мекунад.

Бевай<sup>74</sup> ношинам<sup>75</sup> ордро ҳучакӣ<sup>76</sup> мебезад.

Макри зан ҷуволи арзан.

а) Дарахти макри зан сад реша дорад.

Фалак аз макри зан андеша дорад.

Зани бебача — бӯрёи сари кӯча.

Пиёза пӯсташ бисёр, занаки дӯсташ.

Зан ҳарчи паз шуд, мард ҳарчи хур мешавад.

Элак баҳонаю дидор ғанимат.

Зане, ки ҳаст ба даҳу ду меарзад,  
Зане, ки ҳаст ба барги каду меарзад.

Мири зано духтар зояд,

Ҳамёни зар аз дар дарояд.

---

74. Бева — зани бешавхар.

75. Ношинам — бесабру қарор.

76. Ҳучакӣ — росто.

Хонаи безан дар тобистон ях мекунад.

Мегаштӣ ангор ба ангор, акнун шудӣ  
бийизане ба як бор.

## 70. ШАВҲАР

Еа занмурда зан азиз.

Зана задана, девори хоная зан.

Киблан зан — шавҳар.

Шӯи касро шӯ накун, деги сиёҳро рӯ накун.

Шӯи худ — алови тут, шӯи кас — алови хас.

Шӯякам, рангу рӯякам.

Шӯ хар шавад,

Зан ғар шавад.

Қурбокқа шӯ дорад, ба худ обрӯ дорад.

а) Қурбокқа бошад ҳам, шӯ бошад.

Қасе, ки ошиқа шӯ кард,  
Бидон, ки хока ба рӯ кард.

а) Ҳар кӣ ошиқи худро шӯ кард.

Деги сиёҳро ба рӯ парӯ кард.

Мардро зан пир мекунад, занро кӯдак,

Номи шўйдорию кўи бевазанӣ.

Якзанаро як рӯяш сиёҳ, дузанаро ду рӯяш.

Зани чавону марди пир,  
Сабад бимону чўча гир.

Ҳар кас ду занаке дорад,  
Дарди сараке дорад.

## 71. ПАДАРУ ФАРЗАНД

Аз амри худо баландтар аст амри падар.

Хоки пои падар барои писар,  
Сурман тўтиёст то маҳшар,  
Машраб.

Писари нағз аз падар даҳ сер<sup>77</sup> кам.<sup>78</sup>

Фарзанди нек — асон пири.

Фарзанди бад — ғавғои пири.

То бачадор нашавӣ, ба қадри падару модар  
намерасӣ.

Фарзанди падар нашаву фарзанди одам шав.

Фарзанди нағз боғи падар,

---

<sup>77</sup> Сер — ченаки вазн, ки ба ҳафт кило баробар аст.

<sup>78</sup> Ба бузургию эътибори падар ишора шудааст.

Фарзанди бад доги падар.

Фарзанд донаку (бодому) набера мағзи донак  
(бодом)

Чил писар аз як падар осуда буд,  
Як падар аз чил писар озурда шуд.

## 72. МОДАРУ ФАРЗАНД

Чаннат, ки ризон мо дар он аст,  
Дар зери кудуми модарон аст.

*Низомӣ*

Модарро дил сӯзад, дояро доман.

Агар сӯзад дили духтар, насӯзад домани  
келин.

Модар ризо, ҳама (худо) ризо.

Оча дорӣ, мағзи поч<sup>79</sup> дорӣ.

Модар мурад, падари нағз поччо мешавад.

а) Хорпуштак бачаашро баҳмалакам  
(мулонимакам) гуфтааст.

а) Қунғузи сиёҳ (зор) бачаашро сафедакам  
гуфтааст.

---

79: **Мағзи поча** — ба маънои қуввату мадори по,  
яъне пушту паноҳ.

Ба ҳамёни зари падар мондана, ба ҷарху  
дуки модар мон.

а) Ба давлати падар мондана, ба нӯги сӯзани  
модар мон.

б) Дар қасри падар намону дар кулбаи  
модар мон.

в) Давлати падарба мондана, хоктӯдан  
модарба мон.

(Бачан) гандападар ба ҷое мерасаду  
гандамодар не.

Аз очаи паҳмоқ бачан ҷаҳмоқ.<sup>80</sup>

Бача дар бозӣ — оча дар қозӣ.

Гуноҳи бача дар гардани оча.

Аз байни духтару оча мурғпар гум шудааст.

### 73. ХИСЛАТИ ФАРЗАНД

Духтар — дурр.

Духтари хона,  
Дурри ягона.

---

80. Ҷаҳмоқ — барк, оташак, ин ҷо ба маънӣ ҳуш-  
тру доно.

Духтара чинниаш, бачара бинниаш.

Духтар каллапӯш не, ки ба сари ҳар кӣ  
пӯшонӣ.

Духтари нағз паси як гаҳвора.

Духтари қассоб тез ба воя мерасад.

Духтар — меваи ҷавපазак.

Духтар дузди хона, писар давлати хона.

Духтар санги фалаҳмон.

Духтар, ки калон шуд, кундоши (оча)  
модар мешавад.

#### 74. ФАРЗАНД МЕВАИ УМР

Гапи ҳакро аз бача шунав.

Гӯшти бача дар лаби токча.<sup>81</sup>

Гӯсолая фукаша бандӣ ҳам, аз думи очааш  
меравад.

Ба бача кор фармою аз паяш дав.

Талқонро ҳӯру бачаро ба об фиристон.

Аз як палак чанд ҳандалак.

Падарат зори ало, ту ҷаро акка ҷӯдӣ?

---

81. Ба маънои бача зуд фарбех калон мешавад.

Модарат кафидапо, ту чаро зукка шудай?

Гунчишкбача очаша чиқ-чиқ ёд додааст.

Бача гуфтааст, ки сутуни хонаро (ситораро)  
канда дех.

Хукми бача аз ҳукми подшоҳ зўр.

Ҳукми кўдак — вочиб.

Дар пеши бача «ҳавлӣ» нагӯ, ки «ҳалво»  
мефаҳмад.

Макун бо бачаю бо кача бозӣ,  
Миёни мардумон шарманда созӣ.

Тифл агар соҳиби эҳсон гардад,  
Зуд аз дода пушаймон гардад.

Дили оча ба бача,  
Дили бача ба кўча.

Дили модар ба фарзанд,  
Дили фарзанд ба фарсанг.

Фарзанд душмани ширин.

Ину он монаду ман ҳасрату армон бибарам,  
Қасди мерос кунад душмани ширин, писарам.

Ниҳол аз об сер не, бача аз хоб.

Бачаи камбағал нон хоб мебинад.

То бача гири накунад, очаш шир намедиҳад.  
Гүсола қаҳдона холӣ мекунад, бача нондона.  
Аз думи як гаҳвора, хубони ҷаҳон овора.  
Бача ҳам гулу ҳам булбули хона.  
Аз пушти бача оча хӯрад кулча.  
Бачаи бисёр ҳузури чон.  
Моҳӣ об қатӣ, одам фарзанд (одам) қатӣ.  
Дар хонаи бачадор ғайбат нест.  
Хонаи бачадор бозор,  
Хонаи бебача мазор.  
Фарзанди қасон намекунад фарзандӣ,  
Сад тавқи тилло бар гарданаш барбандӣ.  
Додарам бошад, аз шиками модарам бошад.  
а) Падарчудо бошу шикамчудо не.  
То нахарӣ, латта не,  
То назой, бачча не.

## 75. ТАРБИЯИ ФАРЗАНД

То гүсола гов мешавад, дили соҳибаш ов  
мешавад.  
То гүсолаҳо гов шаванд, ҷигарҳо хун шаванд.

Бача, ки бозорй шуд, сари очаш кал мешавад.

Кутаро<sup>82</sup> шикорй накун, бачаро бозорй

Күдакро дар күдакияш, арўсро дар арўсияш.<sup>83</sup>

Бача азиз, одобаш аз вай азиз.

Бача — лой,  
Оча — кулол.

а) Оча — чўби хушк,  
Бача — химчани тар.

Бача дар гаҳвора,  
Очааш овора.

а) Бача раҳгардон,  
Оча саргардон.

б) Бача даввонак,  
Оча сарсонак.

Бача дар чила, оча дар ҳила.<sup>84</sup>

Писар калон шавад, додарвор гап зан,  
духтар калон шавад, хоҳарвор.

---

82. Кута — саги чўпоний.

83. Тарбиян күдак дар назар дошта шудааст.

84. Ҳила — ин ҷо ба маъноди ташвиши ояндан фарзанд.

## 76. БАРОДАР

Бародар — баробар.

Бародари ман бош, баробари ман бош.

а) Шүғній<sup>85</sup> — бо бародар мард.

Қаноти бародар, бародар аст.

Чанги биёрій<sup>86</sup> абри баҳорй.

Хайфи хоҳарам, ки хоҳарзода шуд<sup>87</sup>.

## 77. ВАЗЪИ БЕВА

Бева — сермева.

Бева агар султон шавад,  
Сурфааш лаби ошдон шавад.

Ба рохи дида рав, ҳарчанд дур аст,  
Зани бева нагир, ҳарчанд хур аст.

## 78. ҲАМСОЯ

Ҳавлі нахар, ҳамсоя бихар.

Ҳамсоя аз ҳамсоя саҳархезиро ёд мегирад.

85. Шүғній — шүғнөній.

86. Биёр — бародар.

87. Ба маъни хоҳарзода чон хоҳарро гирифт<sup>и</sup> наметавонад.

Ҳамсоя ба ҳаққи худо баробар.

а) Ҳамсояи нағзро банда шав,

Зи ҳамсояи бад гурезанда шав.

б) Сиришти тифли бадро доя донад,  
Бади ҳамсояро ҳамсоя донад.

*Низомӣ*

Ҳамсоя — дар сарат соя.

Бозори ҳамсоя — ҳамсоя.

Ҳақ ҳаст, ҳамсоя ҳаст.

Ҳамсоя дояи дари хона.

Ангур аз ангур гирад ранг,  
Ҳамсоя зи ҳамсоя гирад панд.

а) Ангур ангурро дида чумак задаст.

То надонӣ, ки кист ҳамсоя,  
Ба иморат талаф макун моя,

*Авҳадӣ*

Табақи ҳамсоя по дорад.<sup>88</sup>

Аз маломати ҳамсоя чумчук<sup>89</sup> ба сарам соя.<sup>90</sup>

---

88. Ба маънои ҳамсоягӣ бе доду гирифт намешавад.

89. Ба бетаъсири маломати ҳамсоя ишора шудааст.

90. Чумчук — калимайи туркӣ, гунчишк.

## 79. МЕҲМОН

Акка агар шақ-шақ кунад,  
Меҳмон дарро тақ-тақ кунад.

Меҳмони раванда — борони баҳор.

Дард меҳмон, тана қўрғон.

Баъди ош, як лаҳза (дам) мабош.

Тоқати меҳмон надошт,  
Хона ба меҳмон гузошт.

Аз борони пагоҳӣ, аз меҳмони бегоҳӣ тарс.

Аз абри равшанбор ва аз меҳмони раванда

Меҳмон атои худо,  
Аспаш балои худо.

Меҳмон, ки дурӯза шуд,  
Остинчаю рафида шуд.

Меҳмони бесавғот,  
Мурдаи бехайрот.

Меҳмони якрӯза гулдаста.

## 80. ТАОМ

На чандон бихӯр, к-аз даҳонат барояд,  
На чандон, ки аз заъф ҷонат барояд.

*Саъдӣ*

Гӯшти гов гоҳ-гоҳ,  
Гӯшти моҳӣ моҳ-моҳ,  
Гӯшти гӯсфанд-ҳар сабоҳ.

Як луқмаи сабоҳӣ беҳ аз мурғу моҳӣ.

Ба умеди оши ҳамсоя турб натарош.

Нони серӯза.  
Гӯшти ҳаррӯза.

Оши муфту шӯрбои бедуд.

Гӯштхӯру шӯрбоҳӯр баробар.

Иштиҳо дар зери дандон.

Мушки дег пиёз.

Ордоб то остона, отала то пушти хона,  
қурутоб то ба манзил мерасонад.

Ошро бенамак пухта мешаваду бенамак хӯрда  
намешавад.

Оши кас остонаи кас.

Оши ҳамсоя ширин.

Тұшан якруза чи дар мушту чи дар пушт.

Хұрок балаззат, ба шарте, ки пазад.

Шұрбо рүй дорад, ош таг.

Нон афтад, кулча шавад,  
Кулча афтад, хокча шавад.

## 81. ТАШВИШИ РҮЗГОР

Рүзгор бұдию нобудиҳо дорад.

Рүзғор — ғор.

Ҳар кас хараке дорад,  
Дарди сараке дорад.

Ба як мурғ ҳам об даркору ҳам дон.

Сад сар ҳам дарди сар,  
Як сар ҳам дарди сар.

Сад сар — дарди сар,  
Як сар, — бало сар.

Гоҳ қанд хүрій, гоҳ фанд.

Иморат — ғорат.

а) Ҳар кій дар банди иморат мешавад,  
Ҳар чи дорад, czумла ғорат мешавад.

Гүри бетақатуқ нест.

## 82. ТАОМУЛИ ЗИНДАГИ, ТАЦРИБА, ТАРБИЯ

Аспам, ки юрға не, сафар карданам ғалат,  
Аз равғани сағир палав карданам ғалат.

Гоҳ чуну гоҳ чунон.

- а) Дар як пӯст чанд харобу чанд фарбех.
- б) Гоҳ ҳуту гоҳ ҳамал.
- в) Гоҳ пушт ба зину гоҳ зин ба пушт.

Аз ҳазил зил борад, аз кас нокас.

Мирӣ ба мириӣ, осиё ба навбат.

Роҳ гум карда бошӣ, ба ҷароғ нараву ба  
аккаси саг рав.

Агар пой, ғурм<sup>91</sup> мезаний,  
Агар тозӣ, оҳу мезаний.

Бегамии баҳор — пушаймонии тирамоҳ.

Чунин аст расми сарои дурушт,  
Гаҳе пушти зину гаҳе зин ба пушт.

## 83. МАНБАИ БАРАҚАТ

Аз амбори (хирмани) холӣ — сад ман шолӣ.

Барака дар сарӣ як дона.

<sup>91</sup>. Ғурм — гӯсфанди кӯҳӣ.

Гүсфанд аз күра,<sup>92</sup> гандум аз ўра.<sup>93</sup>  
Обу ободонй.

Об — рүшной.  
Барака дар сари чошт.

а) Сари чешт кафа<sup>94</sup> арzon.

Тар фурӯшӣ, зар фурӯшӣ.

#### 84. НАҚДУ НАСИЯ

Пул бошад, дар ҷангал шӯрбо.

Даст дастро мешиносад.

Пул пула меёбад.

Харҷ оби равон асту дахл осиёни гардон.

Харидӣ (бурдӣ) дӯҳтӣ, фурӯҳтӣ, сӯҳтӣ.

Аз савдои накд бӯи мушк ояд, аз савдои  
насия бӯи хок.

Ба насия маймун бозӣ намекунад.

Насияро дузд баровардааст.

Қиммат бе ҳикмат нест, арzon бе иллат.

Бодимҷони арzon, харҷако дорад.

---

92. Күра — оғил.

93. Ўра — чағора, чоҳ.

94. Кафа — пасмондан галла.

Аз аспи Қорун хари лоғар бех.

Аз нұғи хамир — фатир.

Хар чī, ки дар дег бошад, дар кафлес  
мебарояд.

Аз хирс мұе.

### 85. ФУРСАТ

Баъд аз тафу тез қайла куну рез.

Об, ки аз сар гузашт, чī як вақаб, чī сад  
вақаб.  
Вактат рафт, баҳтат рафт.

Фурсат — ғанимат.

Дам ғанимат, одам ғанимат.

Хар кор вакту соат дорад.

То дам ҳаст, ғам ҳаст.

Байыи аввал халоси охир.

Савдои пагоҳӣ даҳ сер вазнинӣ дорад.

Қафан будагинда мурда гир.

Ҳозирро ҳузур, ғонбро маъзур.

Тезии корд дар нұғи корд.

Намоз дар вақташ фарз.

Нұғи орам — зўри олам.

## 86. ТАБИАТ

Барги чанор танга шавад,  
Мурдани гов в-он гаҳ шавад.

Омад шамоли қирғияк,  
Аз ҳабдахум то бисту як.

Барф — күрпаи замин.

Баҳман<sup>95</sup>, орд кун даҳ ман, ҳезум кун хирман.

Борони садрӯза, офтоби якрӯза.

Борони тобистон — қамчини деҳкон.

Вақти гули кавар, яха задан (д) ба тавар.

Дар тобистон борон борид, морон борид.

Дар чилла об дидӣ, баҳорро дар хоб дидӣ.

Зимиstonро аз як рӯзаш тарс.

Наврӯз — чил кунда бисӯз, ҳоҳ шаб гардӣ,  
ҳоҳ рӯз.

Савр<sup>96</sup> бе сар<sup>97</sup> не, ҷавзо<sup>98</sup> бе дарав.

---

95. Баҳман — моҳи ёздахуми соли шамсӣ, ки ба 22 январ то 20 феврал мувофиқ меояд.

96. Савр — номи моҳ аст, ки аз 20-уми апрел то ба 20-уми май мувофиқ меояд.

97. Сар — ишора ба саркашин галла.

98. Охири май, аввали июн.

Шамоли баҳор барг месабzonаду шамоли  
тирамоҳ барг мерезонад.

Ҳамал<sup>99</sup> — ҳама чиз дар амал.  
Асад<sup>100</sup> расид, ҳама расид.

Ҷумъа борад, шанбе монад, шанбе борад,  
кай мемонад?

Кӯҳе ба кӯҳе мебахшад.

Хут агар хутӣ кунад,

Қампира дар қуттӣ кунад.

## 87. ДЕҲКОНИ

Замин ҳамиру пору ҳамиртуруш.

Эй дил, биё, сӯҳбати ёрон ғанимат аст,

Боридани борон ба дехкон ғанимат аст.

а) Дарахти ҷогардон реша намегирад.

Қам кор, дар ҳам кор.

а) Қам кору дар пастхамӣ кор.

Дехкон дар вақти бориш меосояд,

---

99. Ҳамал мутобиқ ба 21 март— 20 апрел мувоғик меояд.

100. Асад — номи бурҷи панҷум аз 12 бурҷи фалак.

Чўпон дар вақти мўриш.

Хоки бегона замина кунад девона.

Ток гуфтааст, ки на соя меҳоҳам, на ҳамсоя.

Тут пухту чав расид.  
Нони дехқон ба лав расид.

Ё боғдорӣ ё молдорӣ.

Пула ба буз додана, ба дуз дех.

Ток рӯда, ангур тӯда.

То набишӣ кур-кури каррокро<sup>101</sup>

Аҳмақе боший кушой токро.

Тут дар чўлу (сангилоҳу) бед дар кўл (ботлок).

Харбуза, ки пухт, думча медиҳад.<sup>102</sup>

Чавро ҳутӣ,<sup>103</sup>  
Арзанро тутӣ.<sup>104</sup>

Чав хоб кунад, анбор бисоз, гандум хоб  
кунад, қаҳдон.

---

<sup>101.</sup> Каррок паррандан думдарозе аз қабили акка.

<sup>102.</sup> Думча додан — аз палак чудо шудан.

<sup>103.</sup> Ҳут — феврал.

<sup>104.</sup> Тутӣ — вақти тутпазӣ. Зарурати вақти кишт таъқид шудааст.

## 88. ТАНИ СИҲАТ

Агар хоҳӣ, ки бинӣ рӯи дармон,  
Макун дард аз табиби хеш пинҳон.

Бехи давлат тани сиҳат.

Дандон дорӣ, осиёби гардон дорӣ.

Сар саломат бошад, тоқӣ бисёр  
(ёфт мешавад).  
Ранг бину ҳол пурс.

Ба хонае, ки офтоб надарояд, табиб медарояд.

Тани сиҳат — ганчи равон.

## 89. УМР

Қасе ки ёри вафодору меҳрубон дорад,  
Саодати абаду умри ҷовидон дорад.

*Хусрави Деҳлавӣ*

Аз чил гузашт, аз қир<sup>105</sup> гузашт.

Қимати умр агар бидонад мард,  
Бас бигирияд, бар он чӣ зоеъ кард.

*Саъдӣ*

Чил — марди комил, панҷоҳ — ҳанӯз бачо,  
шаст — нишаст, ҳафтод-афтод.

<sup>105</sup>. Қир — баландии кӯҳ, сари кӯҳ.

Табиб таб мекебад, бемор начот.

Чил камоли шаст, шаст заволи шаст.<sup>106</sup>

Ба панчоҳ чун расидӣ, ёбӣ сустӣ,  
Ва баъди шаст наёбӣ тандурустӣ.

Аз дар даромад, аз дариҷа баромад.<sup>107</sup>

## 90. ПИРӢ, ХОБ

Қомати хамгаштаи пирон нишони марг нест,  
Як камон сад тирро дар хок пинҳон мекунад.

То як тана рафтана ҷанд шоҳ меравад.

Пӯсти як пиргов — бори сад ҷувонагов.

Он ҷӣ дар онна ҷавон бинад,  
Пир дар хишти пухта он бинад.

Бар сари фарзанди одам ҳар ҷӣ ояд, бигзарад,

Навбати пирӣ биёяд, навҷавонӣ бигзарад.

Эй ҷавони хушдарав,  
Чун мӯйсафед сар-сар<sup>108</sup> дарав.

---

<sup>106</sup>. Шаст — чобук, даррав.

<sup>107</sup>. Ишорат ба русуми қадима, ки часади мурдаро аз дариҷа мебаровардаанд. Киноя аз зуд омада рафтан аз дунё.

<sup>108</sup>. Дар ин зарбулмасал аз таҷрибан пирон ибрат гирифтан ташвиқ шудааст: солхӯрдагони ботаҷ-риба вақти дарав ба сари гандум бештар эъти-бор медоданд.

Бе пир марав, ки дар бимонӣ,  
Ҳарчанд Сикандари замонӣ.

Асои пир ба ҷои пир.

Пир не, тадбир не.

Ҷавонию ҳазор иллат.

Пиришу ҳазор иллат.

Як майда хов бех аз гӯшти гов.

Хоб — додари марг.

## 91. ДАРД

Дард дигар, ачал (марг) дигар.

Дард кӯҳ-кӯҳ меояду мӯ-мӯ мебарояд.

а) Дарда омаданаш осон, рафтанаш душвор.

б) Дард меҳмон — тан қўрғон.

Тани гарм бедард не (намешавад)

Дард филро пашша кардааст.

## 92. МАРГ

Банда — мурданда.

а) Як рӯз шудан, як рӯз мурдан.

б) Як рӯз омадан, як рӯз рафтан.

Кампирмурӣ ҳеч гап не, ачал омӯхта мешавад.

Марги падару модар — мерос.

Марги фарзанд — теғи алмос.

Марг пирию ҷавониба нигоҳ намекунад.

Сайдро ачал расид, рӯ сӯи сайёд мекунад.

Ачали морбоз дар дасти мор.

Ҳар каса гӯру аъмолаш чудо.

Дастархони (арғамчини) мурда дароз.<sup>109</sup>

а) Мурда — ризқи зинда.

б) Мурда миёни зиндаро мешиканад.

Ҳар кас, ки морро ҷо бидиҳад дар остин,  
Бояд қашад ҳамеша интизор ба марги худ.

### 93. ҲАИВОНОТ, ҲАШАРОТ, ПАРРАНДАҲО

Хари пиру түкуми рангин.

Саг аккос назанад, дарди сар мешавад.

Саг қулфи дари хона.

---

<sup>109</sup> Ташвиши азодорӣ бисёр тӯл мекашад.

Буз ба сад нарасад, ба сад расад ҳам, ба ти-  
рамоҳ нарасад.

Зиннати хар гӯшу думи дарозаш.

Гург кафонду рӯбоҳ хӯрд.

Феъли харро (сагро) соҳибаш медонад.

Чое, ки мурғи хушхон нест,  
Курбокқа булбули хушхон аст.

Моҳиро об, мурға тухм.

Зоф «қа» гуфта димоги худро чоқ мекунад.

Шер зад, рӯбоҳ гирифт.

Ба мурғи кӯр ҳама чиз дон менамояд.

Мурғ, ки фарбех шуд, рӯбоҳ тайёр мешавад.

## ГУНОГУН

Оташ мегӯяд: мирам,  
Оста пуп кун, даргирам.

а) Алав мегӯяд: пирам,  
Дас накоб, ки мемирам.

Сара мону пошная хор.

Кисахолӣ чӣ парвои кисабур дорад.

Давои захрзада заҳр.

То баландӣ наафтад, дастӣ пур намешавад.

Гавҳар бе садаф, гул бе хор намешавад.

Ятимро зананд, арш меларзад.

Дунё ба мисоли як работу ду дар аст,  
Ҳар рӯз дар ин работ кори дигар аст.  
Дунё ба мисоли кӯзан симу зар аст,  
Гаҳ бар ману гаҳ бар ваю гаҳ бар дигар аст.

Гушна ба шер мезанад, ташна ба теф.

То як кӯза шикастана чанд кӯзадор  
мешиканад.

Пули қимор хирмани махав.

На ҳамири ҳудою на нони пайғамбар.

Аз дарахти рост сояи каҷ намеафтад.

Гарма гарм мебурад, хунука хунук.

Осиёб аз санг асту аз об гардон мешавад.

Хасм кам, олам пок.

Себи сурху сафед насибаи хирсу хук.

Иллат ба гардан бошад, ҳарду поящ  
меларзад.

Савдо беравго намешавад, паҳлавон бе часад.

Сайри боғи дўстон беозор нест,  
Хар гуле беҳтар аз бозор нест.

Гиред меҳмон, хўред бачекон.

Хут ман, ют ман, мардаки гандабурут ман.<sup>110</sup>

Як қатра заҳр як коса асалро вайрон мекунад.

Гап занам, хун шавам,  
Гап назанам, ғусса шавам.

Дарахти bemeva xor ast.

Чиллаи хурдак гуфтааст: — Агар пуштам аз  
баҳор набошад, курраи аспро дар шиками  
модара什 хушк мекунам.

---

<sup>110</sup>. Қасе, ки ҳамеша худро гунаҳгор мешуморад.

**БАЕЗИ ҲИҚМАТИ ҲАЛҚ  
ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛХО**

ДАСТУРДА СОЛГУНДАСЫЛЫКТАРЫН СИЛДІРМЕДІР. АЛДАНА ГІЛДЕРІНІҢ

**Мусаввир А. Мұхаммадиев**


**Мұхаррири сағиғабанді М. Сандова**

**Мусақхең С. Шералій**

Ба матбаа 04. 04. 2000 супурда шуд. Ба чоп  
05. 04. 2004 имзо шуд. Ҳуруфи адабӣ. Андозан  
‘70X901/32. Қоғази оғсетӣ. Ҷузъӣ чопии шартӣ  
9,5. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 8,02. Адади нашр 500.  
**Супориши № 2016.**

**Интишороти «Адиб», 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 37.**

**Ҷамъияти саҳҳомии «Матбуот»-и Вазорати  
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе,  
хиёбони Рӯдакӣ, 37.**



000843248

Китобхонаи министри Тоҷикистон